

**Л.А. ГУБАНОВА, Ш.А. САФАРОВ,
Д.Ч. КАРИМОВА**

ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

Китоби дарсӣ барои синфҳои 7–9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри дуюм

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таасиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2023**

ТДУ (УДК) 796(075)+371.671+373

ТКБ (ББК) 75.1Я72+74.267.5

Г-73

Г-73. Губанова Л., Сафаров Ш., Каримова Д. **Тарбияи чисмонӣ.** Китоби дарсӣ барои синфҳои 7–9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2023 –120 сах.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси дигарон гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

Чадвали истифодаи китоб

№	Насаб ва номи хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99985-3-912-9

Моликияти давлат

© МАОРИФ, 2023

МУРОЧИАТ БА ХОНАНДАИ КИТОБ

Дўсти ҷавони ман. Бидон ва огоҳ бош, ки китоб дар радифи Модар ва Ватан арзандатарин муқаддасот ба ҳисоб меравад. Ҳама бузургони адаб, донишмандон ва хирадмандони гузаштаву муосир китобро яке аз беҳтарин арзишҳои зиндагӣ дониста, онро «аниси кунҷи танҳоӣ» ва «фурӯги субҳи доноӣ» гуфтаанд.

Китобро азизу муқаддас донед, онро чун гавҳараки ҷаим эҳтиёт намоед.

Бидонед, ки китобхониву китобдӯстӣ инсонро ҳатман ба қуллаи мурод мерасонад, мартабаашро дар ҷамъият баланд мебардорад, ўро ҳимматбаланду қадришинос мегарданад. Эҳтиром ба Ватан, ифтихор аз Тоҷикистони азиз, дўст доштани ҳар гӯшаву канори он аз дуруст мутолиа кардани китоб ва аз бар кардани мазмуни матнҳои он ба даст меояд.

Ба Шумо, дўсти ҷавони ман, дар роҳи омӯзии, азхуд намоии арзишҳои бузурги инсонӣ муваффақиятҳо та-манно дорам.

*Бо эҳтиром,
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон*

Эмомалӣ Раҳмон

БОБИ I. МАЪЛУМОТИ НАЗАРИЯВӢ

§ 1. ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ ВА ВАРЗИШ ДАР ТОЧИКИСТОН

Бо ташкилёбии Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон соли 1929 дар рушди иқтисод, фарҳанг ва илми халқи тоҷик марҳилаи нав оғоз ёфт. Ин ҳама дигар гунсозихо ба рушди минбаъдаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш низ таъсир расонд.

Ба ифтихори таъсиси Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва ифтитоҳи Анҷумани II-и умумитоҷии Шуроҳо моҳи октябрини соли 1929 ҷашни бошуқӯҳи умумиҳалқӣ барпо гашт, ки муҳтавои асосии онро ҳунарнамоӣ ва мусобиқаҳои оммавии варзишӣ ташкил доданд. Барномаи ҷашни варзишӣ гӯштини миллӣ, аспдавонӣ, тирпарронӣ ва ғайраро дар бар мегирифт. Махсусан, қувваозмоиҳои байни дастаҳои гарнизоронҳои низомии Душанбе, Тирмиз ва Қӯлоб ҷолиб буд. Дастаҳо дар гимнастика, варзиши сабук ва шамшерзани мусобиқа карданд.

Ҷашнҳо аз рӯйи шакли худ ҳусусияти халқӣ доштанд. Масалан, ҳангоми мусобиқоти варзишӣ аз миёни тамошбинон дехқонон ба майдон баромада, барои иштирок дар ин ё он қувваозмой иҷозат мепурсиданд. Ин гуна қувваозмой асосан, намуди миллии варзиш махсуб мешуд.

Ба вусъати ҳаракати тарбияи чисмонӣ дар ноҳияҳои дурдаст ва деҳоти ҷумҳурӣ ҷорабиниҳои варзишӣ ба ифтихори «Рӯзи байналмилалии сулҳ», «Ҳафтаи мудофиа», ду ҳафтаи тарбияи чисмонии иттифоқҳои касаба ва слёти пионерӣ хуб мусоидат мекарданд.

Мақсад аз ин ҷорабиниҳо тарғиби варзиш ва ба аҳолии ноҳияҳову деҳаҳо нишон додани дастовардҳои тарбияи чисмонии шаҳриён буд.

Дар дехаҳои водии Ҳисор маҳфилҳои тарбияи ҷисмонӣ пайдо шудан гирифтанд. Тобистони соли 1929 дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳучанд намуди барои Осиёи Миённа нави варзиш – теннис арзи ҳастӣ намуд. Машқҳо дар ду майдонҷаи боғи истироҳатии шаҳр гузаронида мешуданд.

8-уми майи соли 1931 бо қарори Шурои иттифоқҳои қасабаи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи варзиши сабук давидан ба 60 м, гузаронида шуд. Барномаи ин намуди варзиш аз машқҳои ҷаҳидан ба дарозӣ ва ҷаҳидан аз ҷойи ист иборат буд.

Соли 1931 маҷмуи умумииттифоқии тарбияи ҷисмонӣ таҳия ва ҷорӣ карда шуд.

18-уми августи соли 1934 Спартакиадаи умумитоҷикӣ бо мақсади тарғиби тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар байн-аҳолӣ ботантана ифтитоҳ ёфт. Ба барномаи спартакиада варзиши сабук, аспдавонӣ, гӯштини миллӣ, волейбол ва гайра дохил карда шуда буданд.

21-уми июняи соли 1936 дар назди Ҳукумати Тоҷикистон Кумитаи умумииттифоқӣ оид ба корҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсис дода шуд. Дар шаҳру ноҳияҳо низ кумитаҳои ташкил ва гузаронидани корҳои оммавии варзишӣ ташкил ёфтанд.

Солҳои 1939 – 1940 дар ҳаракати тарбияи ҷисмонӣ ба намудҳои ҳарбии амалии варзиш диққати калон дода мешуд. Омодасозии ҷавонони синни «тодаъватӣ» тақвият меёфт, курсҳои тайёркунии мураббиёни тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ташкил мегардиданд. Намудҳои дигари варзиш – футбол, велосипедронӣ, гимнастика, кӯҳнавардӣ, аспсаворӣ, шатранҷ, шашка ва намудҳои миллии варзиш ривоҷ меёфтанд.

Шумораи варзишгарон афзуда, маҳфилҳои варзишӣ муташаккилона амал мекарданд. Барои тарбияи ҷисмонӣ бачаҳо ба рушди бозихои варзишӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардид. Дар рушди варзиши бачагона Спартакиадаи нахустини мактаббачаҳои ҷумҳурӣ (августа 1935) воқеаи муҳим буд. Спартакиадаи дуюми мактаббачагон 30-юми июли соли 1936 гузаронида шуд. Спартакиадаҳо дар таҳқими ҳайатҳои варзиши мактабҳо, баланд бардоштани маҳорати варзишгарони наврас нақши калон бозиданд.

Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба рушди минбаъдаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ таъсири худро расонд.

Бо ҷорӣ намудани таълими умумии ҳарбӣ созмонҳои варзишӣ вазифадор буданд, ки барои Армияи Сурх захирии ҷангӣ омода созанд, тайёрии оммавии ҳарбиву ҷисмонӣ аҳолиро ба роҳ монанд, ба комисариатҳои ҳарбӣ барои омодасозии ҷисмонии ҷавонони ҷумҳурӣ ҳамаҷониба ёрӣ расонанд.

Дар моҳҳои аввали ҷанг ғурӯҳҳои велосипедронҳо, мотосиклронҳо, аскарони савора ташкил ёфтанд.

Ҷамъиятҳои варзишии «Спартак» ва «Динамо» дар шаҳрҳои Душанбе, Ленинобод (Хучанди имрӯза) ва Хоруғ аз ҷумлаи аввалинҳо ба низоми ҳарбӣ гузашта, ба ситоди низомии ҳарбии таълимии ҳамагонӣ табдил ёфтанд.

Бо ташаббуси ташкилотҳои мудофиавӣ ва варзишии ҷумҳурӣ дар корхонаву муассисаҳо, колхозу совхозҳо, мактабу муассисаҳои таълимӣ ғурӯҳҳои омӯзиши кори ҳарбӣ, маҳфилҳои «Саворагони ворошиловӣ», тирандозӣ, санитарӣ ва ғайра ташкил шуданд.



Дар назди ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ вазифа гузашта шуда буд, ки ҷангварони ояндаро аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳамаҷониба обутоб диганд, дар онҳо сифатҳои олии маънавӣ ва ҷисмонӣ, часурӣ, қатъият, нотарсӣ, ҷолоқӣ ва пуртоқатиро парваранд, зоро ин сифатҳо барои муборизаи муваффақонаи зидди душман заруранд.

Барои ҳалли ин масъалаҳои муҳим дар ҳама ҷой курсҳо ва семинарҳои сершумори тайёркунӣ ва азnavtaiyerkunii kadrhoi dasturdizhanда oid ба namudxoи mudofaviyии varzish tashkil karand. Якҷоя бо мақомоти nigaҳdorии tandurustӣ omodesozии dasturdizhanagon, metodistҳo oid ба tarbijai ҷismoni tlobobatӣ ба rox monda shud, kи on baroi zudtar barkaror namudani salomatӣ va қobiiliyati chanqii ҷangvaroni machrӯҳ niz aҳammияti kalon doشت.

Аллакай дар moҳҳои аввали соли 1941 дар 17 ноҳияи ҷumхурий дар chorabiniҳoи gunoguni varzishӣ 14592 nafar iштиrok karand, kи зимни он, az ҷumla 1876 занону духтарон meъerҳoи daraqaи 1-um, 40 naafari digar meъerҳoи daraqaи 2-юми Maҷmuui chorabiniҳoи tarbijai ҷismoni «Omada ба mehnat va mudofia»-ro ado namudand.

Танҳо дар соли 1941 дар вилояти Ленинобод ба машгулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ 11422 нафар ҷалб карда шуданд. Ҳуди ҳамон сол дар вилоят 136 ҳайати варзишӣ ташкил ёфтанд, ки онҳо дар худ 16533 варзишгарро муттаҳид мекарданд. Дар дави «ҳарбӣ» дар байии ҷавонони синни «тодаъватӣ» дар вилоят 18000 нафар ширкат варзиданд. Аммо кори ҳарбии варзишӣ дар байни ҷавонони деҳот он қадар хуб набуд.

Дар бисёр дехаву, колхозҳо маҳфилҳои варзишӣ ташкил шуданд, ки дар онҳо тирандозии варзишӣ машгулияти ҳатмӣ буд. Ин кор, маҳсусан, дар ноҳияҳои ВМБҚ хуб ба роҳ монда шуда буд. Дар он ҷо 1750 нишондори «Тирандози ворошиловӣ»-и дараҷаҳои 1 ва 2 омода карда шуд.

«Имрӯз – варзишгар, фардо – ҷангвар!» Ташкилотҳои тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо таҳти ҷунин шиор амал мекарданд.

Дар солҳои ҷанг дар Тоҷикистон аз рӯйи намудҳои варзиши ҳарбии амалий қариб 50 000 нафар тайёр карда шуда буданд.

Ҷанги Бузурги Ватаний равшан нишон дод, ки омодагии ҷисмонии ҷангварон хеле аҳаммияти қалон дорад. Ҷангвароне, ки мактаби тарбияи ҷисмониро дар замони осоишта гузашта буданд, дар мураккабтарин вазъиятҳои ҷангӣ бо камоли кордонӣ амал мекарданд.

Аз рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватаний ҳазорҳо варзишгарони Тоҷикистон ба сафҳои муҳофизони Ватан доҳил шуда, баъди кор дар паси дастгоҳҳо, фаъолона ҳамроҳ ба кори ташкилотҳои мудофиавӣ мегузаштанд.

Варзишгарони Тоҷикистон бо эҳсоси ватандӯстӣ ба фронт ёрӣ расонида, ба таври оммавӣ ихтиёран ба сафҳои Армияи Сурхи амалқунанда доҳил мешуданд.

Фарзандони содиқи халқи точик дар муҳорибаҳо ба-рои дифои Ватан матонат ва часорат нишон медоданд. Яке аз чунин қаҳрамонҳо Г. Рашидов буд. Ӯ чун дигар ҷавонони деҳаи Дисанди вилояти Ғарм аспсаворӣ ва гӯштинро дӯст медошт ва дар ноҳияи худ аз беҳтарин ҷо-вандозҳо ҳисоб меёфт.

Дар байни қаҳрамонҳои Иттиҳоди Шуравӣ дастпарва-рони варзидаи ташкилотҳои тарбияи ҷисмонии ҷумҳурӣ гимнаст ва кӯҳнавард Сафар Нурхонов, ҷангварони но-тарс А. Қодиров, Ҳикмат Қаландаров, Мунаввар Рӯзиев, В. Буторин, Сайдқул Турдиев, Домулло Азизов ва дига-рон буданд.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ беҳтарин варзиш-гарони Тоҷикистон дар фронт асоси бахшҳои маҳсуси низомиро ташкил доданд, ки дар шароитҳои душвори фавқулода дар ақибгоҳи душман мубориза мебурданд. Полковники милитсия Н. Ергин аз ҷабҳа (фронт) ба ҷа-вонони ҷумҳурӣ муроҷиат карда, навишта буд: «Шумо, рафиқон – варзишгарони Тоҷикистонро, даъват мекунам, ки ҳамарӯза сифатҳои варзишии худро такмил дихед ва баланд бардоред. Пайваста донишҳои барои ҷанг зарури-ро аз худ кунед. Бехато паррондан, ҳар чӣ дуртар пар-тофтани норинҷак, аз монеаҳо гузаштанро ёд гиред, пуртоқатиро инкишоф дихед, дар роҳпаймойӣ ва давҳо иштирок карда, ҷаққонӣ ва қувваатонро зиёд кунед. Шумо имрӯз ё фардо ба фронт меравед ва ин ҳама ба шумо кор меояд».

Барои қаҳрамониҳои ҷангӣ дар ҷабҳаҳои Ҷанги Бу-зурги Ватанӣ зиёда аз 2500 сарбози тоҷикистонӣ бо орде-ну медалҳо сазовор гардидаанд, 40 нафари онҳо Қаҳрамо-ни Иттиҳоди Шӯравӣ шуданд. Дар байни онҳо П. Ергин ҳатмкардаи Донишкадаи ордендори тарбияи ҷисмонии

Тоҷикистон низ буд, ки бо ордени «Байрақи сурх» ва ордени Кутузов мукофотонида шудааст.

Сарфи назар аз ҷанг кори оммавии варзишӣ дар ҷумҳурӣ қатъ нагардид. Дар ноҳияи Фарҳор дар мусобиқаи ҳарбиқунонидаи варзиши сабук 872 нафар иштирок доштанд. Аз ин миён 23 нафар зан буданд. Дар ин солҳо дар ҷумҳурӣ дар мусобиқоти ҳарбиқунонида 8483 нафар иштирок карданд. Дар ҷунин мусобиқаҳо дар вилояти Ғарм 1637 нафар, Қӯлоб 2589, Қӯҳистони Бадаҳшон 521, Ҷуҷанбе ва ноҳияҳои атрофааш 3837 нафар ширкат намуданд.

Дар кори оммавии варзишӣ, ки аҳаммияти мудофиавӣ дошт, роҳи Ҷуҷанбе - Ҳоруғро пиёда ва бо лижа тай кардани 20 варзишгари ҷасур, воқеан, назаррас гардид. Онҳо 591 километрро дар 19 рӯз тай намуданд. Мақсади асосии ин роҳпаймӣ азхудкунии роҳи Помир дар шароити зимиён, омӯзиши имконияти рушди варзиши лижаронии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ дар шароити баландкӯҳи ҷумҳурия-мон маҳсуб мешуд.



Бори аввал дар таърихи варзиши Тоҷикистон моҳи июли соли 1941 дар Ҷуҷанбе роҳпаймоиҳои ҳарбиқунон-

нида гузаронида шуданд, ки иштирокчиёнаш кормандони соҳаи санъат буданд. Ҳунармандони Театри ордендори опера ва балет, Театри академии драма ва дигар намоян-дагони санъат бо сарварии мураббиёни тарбияи чисмонӣ, ба масофаи 10 км роҳпаймоии ҳарбӣ гузарониданд.

Дар солҳои ҷанг дар ҷумҳурӣ кори омодагии ҳарбии чисмонӣ ва оммавии мудофиавии варзиширо зиёда аз 300 корманду мураббии тарбияи чисмонӣ мегузарониданд.

Кумитаи вилояти тарбияи чисмонӣ ва варзиши ви-лояти Ҷарм барои ҷангварони таълимоти ҳамагонӣ гузариши ҳарбикунонидаи қӯҳиро ба воситаи ағбаи Пётри 1 ба масофаи 125 км ташкил намуд. Ҷангварон аз ағбае гузаштанд, ки аз сатҳи баҳр 4500 метр баланд буд. Дар ин гузариш 186 нафар иштирок доштанд. Соли 1944 аввалин Спартакиадаи ҷумҳуриявии занони колхозчӣ гузаронида шуд. Дар он намояндаҳои ҳамаи вилоятҳо дар намудҳои гуногуни варзиши сабук ҳунар-намоӣ карданд. Дар ин мусобиқа дастаи Қўргонтеппа чойи якумро гирифт.

Охири соли 1944 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гуштини миллӣ бо иштироки 32 паҳлавони зўртарин доир гардид.

Дар давраи зимистон дар вилояти Ҷарм дар бунгоҳҳои таълимоти ҳамагонӣ ба ҷавонони синни «даъватӣ» лижаронӣ ёд дода мешуд. Ҳамзамон курсҳои тайёркунии мураб-биёни лижарон ташкил шуда буд, ки дар онҳо 25 нафар сабақ мегирифтанд.

Чунин миқдори зиёди ҷорабинҳои варзишӣ дар тули тамоми таърихи пешинаи ҳаракати варзишии Тоҷикис-тон гузаронида нашуда буданд.

Омодагии ҳарбиву чисмонии хонандагон дар шароити душвори замони ҷанг сурат мегирифт. Лекин ҳаёти варзиши ҳайатҳои мактабӣ қатъ намегардид. Дар Душанбе, Ленинобод ва Кӯлоб аз рӯи намудҳои алоҳидаи варзиш мусобиқаҳои мактабӣ гузаронида мешуданд.

Мувофиқи қарори Кумитаи давлатии мудофиаи чумхурӣ дар синфҳои болои мактабҳои чумхурӣ таълими ҳарбӣ ҷорӣ карда шуд. Мактабиёни Тоҷикистон бо ҷӯшу ҳурӯш кори ҳарбиро омӯхта, омодагии чисмонии худро такмил медоданд.

Соли 1944 бо қарори Шурои ҳарбии округи ҳарбии Осиёи Миёна дар чумхурӣ якумин аз назаргузоронии тайёри ҳарбиву чисмонии хонандагони мактабҳо ва муассисаҳои таълими барои гирифтани мукофоти Шурои ҳарбӣ гузаронида шуд, ки он низ тарбияи чисмониро фаъолтар намуд.

Теъдоди хонандагон ва донишҷӯёне, ки бо тарбияи чисмонӣ ва варзиш машғул буданд, аз 21000 нафар дар соли 1940 ва дар охири соли 1944 то 32 000 нафар афзуда, шумораи ҳайатҳои мактабии варзишӣ ба 270 расид.

§ 2. ТАРБИЯИ ЧИСМОНИЙ ВА ВАРЗИШ ДАР ТОҶИКИСТОН ПАС АЗ ҖАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ

Пас аз анҷоми Җангиги Бузурги Ватанӣ меҳнаткашони Тоҷикистон якҷоя бо ҳалқҳои «бародар» аз пайи меҳнати осоиштаи созанда ва бартарафсозии оқибатҳои ҷанг шуданд.

Масъалаи кадрҳо дар ҳаракати варзиши чумхурӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ҳисоб меёфт. Вокеан, дар солҳои аввали баъди ҷангӣ дар чумхурӣ норасони кадрҳои ихтиноснони варзишӣ, ҳусусан аз ҳисоби тоҷикон, ки шарои-

ти маҳал ва забонро хуб медонистанд, саҳт эҳсос мегашт. Масалан, соли 1946 дар Тоҷикистон теъдоди кормандони ба тарбияи ҷисмонӣ машғул аз 200 нафар зиёд набуд. Аз онҳо танҳо 10 нафар маълумоти олӣ ва 45 нафар маълумоти миёнаи маҳсус доштанд. Дар аксарият мактабҳои ҷумҳурӣ дарси тарбияи ҷисмониро – иштирокчиёни ҷанг, дар баъзе мактабҳо бошад, шахсоне таълим медоданд, ки дар бораи он комилан тасаввурот надоштанд.

Моҳи феврали соли 1947 Техникуми тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба фаъолият шуруъ кард ва омодасозии мутахассисони худӣ бо маълумоти миёнаи тарбияи ҷисмонӣ оғоз ёфт.

Аммо душвории наве пеш омад, дар ҷумҳурӣ иншоти варзишӣ хеле кам буд. Масалан, соли 1947 ҳамагӣ ду варзишгоҳ, 24 майдонҷаи варзишӣ, 15 майдони футбол, 18 майдонҷаи баскетбол, 255 толори волейбол ва 39 толори варзиши гимнастики мавҷуд буду ҳалос. Ин миқдор кифоя набуд.

Соли 1947 Шурои ҷумҳуриявии илмиву методӣ таъсис дода шуд. Созмонҳои варзиши ҷумҳурӣ ба ташкили ҳайатҳои нави тарбияи ҷисмонӣ дар колхозҳо, корхонаҳо ва муассисаҳои таълими шуруъ намуданд. Ҷамъиятҳои ихтиёрии варзиши ҷумҳурӣ аз ҷиҳати сохторӣ мустаҳкам гашта, дар инкишофи ҳаракати оммавии варзишӣ аллакай ба сатҳи пеш аз ҷангии худ расиданд.

Шумораи мусобиқаҳои варзишӣ низ сол аз сол афзуда, ба болоравии маҳорати варзишӣ мусоидат намуд. Агар соли 1946 17 мусобиқаи гуногун шуда, дар онҳо 8629 варзишгар иштирок карда бошанд, соли 1947 бо фароғирии 13735 нафар 46 мусобиқа гузаронида шуд. Соли 1947 беҳтарин варзишгарон дар шуъбаҳои варзиши сабук, гимнастика, бокс, гӯштин, вазнбардории мактаби варзиши шаҳри Душанбе ба таҳсил оғоз карданд.

Омодагӣ ва иштироки ҳайати намояндагони Тоҷикистон дар Паради умунииттиҳодии варзишии соли 1947 дар Москав барои ривоҷи кори ташкилотҳои варзишии ҷумҳурӣ аҳаммияти калони тарғиботӣ дошт. Баъди бозгашт ба Душанбе ҳайат дар назди аҳли ҷомеаи пойтаҳт бо ҳунарномаии ҳисоботӣ баромад кард, ки дар натиҷаи он ҷавонони бисёро ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷалб гардиданд.

Дар тули панҷсолаи баъдиҷангӣ дар Тоҷикистон шабакаи васеи мактабҳо, муассисаҳои таълимии олий ва миёнаи маҳсус бунёд карда шуд. Шумораи хонандагони онҳо, дар муқоиса бо давраи тоҷангӣ, беш аз 650 маротиба афзуд. Қариб сеяки аҳолӣ (ғайр аз хонандагони синни томактабӣ) бо ин ё он намуди таълим фарогирифта шуданд.

Тавассути ҷидду ҷаҳди ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва ҷамъиятии ҷумҳурӣ маҳорати варзиши тақмил мейфт. Варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти умунииттиҳодӣ баромад карда, ба комёбиҳо ноил мешуданд.

Соли 1951 варзишгарони алоҳида дар чемпионати занонаи ИҶШС (СССР) оид ба шоҳмот иштирок карданд.

Варзишгарони Тоҷикистон соли 1952 дар мусобиқаи ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна дар Тошканд ба комёбиҳои муайян ноил гаштанд. Шиноварон шарафи ҷумҳуриро дар шаҳрҳои Киев ва Астрахан дифӯъ карданд. Баскетболбозон дар чемпионати СССР дар Орҷонқиззде ва Ереван, гимнастҳо дар қувваозмоиҳо дар Таллин ва Свердловск, шатранҷбозон дар мусобиқоти умунииттиҳодии ш. Москав ширкат доштанд. Дар ҳамаи ин қувваозмоиҳо варзишгарони Тоҷикистон маҳорати баланд ва иродай қавӣ намоиш доданд.

Яке аз чорабиниҳои муҳим дар баланд бардоштани оммавияти кори варзиш Спартакиадаи V умумитоҷикӣ аз рӯйи 10 намуди варзиш буд, ки соли 1952 дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. Дар ҷамъбасти мусобиқаи бисёррӯза, ки дар он 17 рекорди нави Тоҷикистон қайд карда шуд, ғалабаи умумидастравӣ насиби ҳайати варзиши шаҳри Душанбе гашт.

Ин санчиши қувваи варзишӣ буд ва ба таҳияи дастаи мунтахаб барои иштирок дар Спартакиадаи Осиёи Мирённа моҳи октябрьи соли 1952 (Ашқобод) мусоидат кард. Варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқа маҳорати хуби варзишӣ нишон дода, сазовори ҷойи 4-ум шуданд.

Беҳтар кардани тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳо ва муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурӣ омили ҳалкунандай рушди минбаъдаи тарбияи ҷисмонӣ гардид.

Дар солҳои баъдиҷонгӣ дар асоси методикаи пешқадами таълиму тарбия кори тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳо, техникумҳо ва муассисаҳои олии таълимӣ пурра таҷдид гардида, шаклҳои он ғуногуну ғанитар шуд. Дар беҳтар шудани тарбияи ҷисмонии хонандагон ва донишҷӯёни ҷумҳурӣ роҳбарии мутамарказ, имконияти номаҳдуди омӯхтан ва аз худ кардани таҷрибаи ғанији беҳтарин мактабу донишкадаҳои олии кишвар, мубодилиаи васеи таҷрибаи кор бо мутахassisони ҷумҳуриҳои дигари бародарӣ ёрии қалон расонданд.

Пайваста афзудани шумораи омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ, баланд бардоштани дараҷаи таҳассуси онҳо яке аз омилҳои муҳимтарини воқеии беҳтар шудани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ шуд.

Дар амали гардондани мақсадҳои тарбияи ҷисмонии ҷавонон ва рушди варзиш дар байнин наврасон мактабҳои бачагонаи варзишӣ ва дигар муассисаҳои бачагона

нақши калон бозиданд. Дар онҳо қобилияти чисмонии бачаҳо ҳамаҷониба инкишоф меёфт, аз ҳисоби ҷавонон варзишгарони варзида, доварону ташкилотчиёни ҷамъияти кори оммавӣ оид ба тарбияи чисмонӣ ва варзиш тайёр карда мешуданд.

Таҷрибаи беҳтарин мактабҳои бачагонаи варзиши Тоҷикистон нишон медиҳад, ки комёбии кори тарбияи варзишгарони наврас ба маҳорати педагогии ҳайати мурраббиён, усулҳои пешӯдами таълим ва машқдиҳӣ во-баста мебошад.

§ 3. ПЕШГИРИИ ЛАТХӮРӢ

Яке аз муҳимтарин сабабҳои латхӯрӣ (травматизм) фаъолияти нокифояи ҳаракат (гипокинезия) мебошад. Тарзи камҳаракатӣ боиси инкишофи тамоюлҳои манфӣ дар саломатии инсон мешавад. Ин тамаюлҳо аз ҳалалёбии биной, қомат, вазни барзиёди бадан, сарбории баланди хун ва асабоният (невроз) иборат мебошанд. Гирифтторони ин «масоил» маҳалли истро зуд муайян карда наметавонанд, аксула-малашон суст, мутобиқати ҳаракатҳояшон бад буда, чолок нестанд. Ана ҳамаи ҳамин боиси афтидан ва латхӯрии дараҷаҳои гуногуни вазнинидошта мегардад.

Сабаби латхӯрӣ дар дарсхои тарбияи чисмонӣ ва ё мусобиқаҳои беинтизомии хонандаҳо, риоя накардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ, инчунин таҷҳизоти носоз, хубомода накардани ҷой ва асбобу анҷом барои гузарондани машғулиятҳо шуда метавонад.

Қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми машғулият ба намудҳои гуногуни варзиш.

Ба машғулиятҳои варзиши сабук хонандагон аз синфи 1 фаро гирифта мешаванд. Дастурдиҳӣ оид ба техникаи бехатарӣ, маълумот дар бораи ҳолати саломатӣ аз дар-

монгох, ичозатнома ба машгулиятҳои чисмонӣ бо нишон додани гурӯҳи тиббӣ (асосӣ, тайёри, тиббии маҳсус) хатмӣ мебошанд.

Дар дарси тарбияи чисмонӣ омилҳои хавфноке мавҷуданд, ки боиси латхӯрӣ шуда метавонанд:

- сардии ҳаво, намнокии зиёди он, шамоли саҳт;
- хоки лағжонак, фарши саҳти лағжонак;
- ҳангоми партофтанӣ тӯб ё норинҷак дар маҳалли сукути он қарор доштан;
- бе омодагӣ ичро кардани машқҳо ҳангоми давидан, ҷаҳидан ва партофтан, ки метавонад ба қандашавии рагҳо ва нимдаррон гаштани мушакҳои узвҳои такяву ҳарарат оварда расонад.

Дар ҳама намудҳои варзиши сабук эҳтимоли латхӯрии пошнаи пой, қандашави рагҳои рон ва соқи пой, нимдаррон шудани узвҳои пайвандӣ ва гоҳо мушакҳо вучуд дорад.

Дар вақти ба масофаҳои гуногун давидан барои пешгирии барҳӯрд бо дигарон бо ҳати рост ва факат аз рӯи пайроҳаи худ давидан лозим аст. Дар варзишгоҳ, факат ба самти муқобили ақрабаки соат давидан зарур аст. Ҳангоми давидан якбора истодан мумкин нест, чунки дар ин ҳолат мумкин аст раги мушакҳои рон ва соқи пой қанда шавад.

Ҳангоми ҳаво додани норинҷаки машқӣ назорат кардан зарур аст, ки дар маҳалли афтидани он касе набошад. Ҳаводиҳии мутақобилро бояд пурра истисно кард. Онро ба якдигар партофтан мумкин нест.

Дар вақти ҷаҳидан ба дарозӣ ҳок, «пайка», ҷукурии (ҷойи фуруд)-ро аз нав побел кардан зарур аст, то боварӣ ҳосил шавад, ки дар он ҷо сангӯ чизҳои нӯѓтез нест. Пас аз нармқунии қум ҳаскашаку белро дар наздикии машгулиятгоҳ мондан мумкин нест.

Хангоми ҷаҳидан ба дарозӣ ва баландӣ дар вақти теладиҳӣ мумкин аст зарбӯрии пошна ё заъфи кафи пой ба амал ояд.

Барои пешгирии латхӯрӣ машқро бояд бо мақсади омодасозии пурраи узвҳои бадан ба кори асосии дарпешистода гузаронд. Чун қоида, машқ аз оҳиста давидан, маҷмуи машқҳои давидану ҷаҳидан ва машқҳои маҳсус иборат аст.

Бо асбоби гимнастикӣ бояд танҳо дар ҳузури омӯзгор ё ёвари ӯ машқ кард. Ичрои мустақилонаи машқҳо бе ҳимоя ва ёрӣ метавонад ба афтидан, яъне латхӯрӣ ва ҳатто шикастани устухон, оварда расонад.

Хангоми ичрои машқҳо бо усули пайдарҳам (яъне аз паси якдигар) фосиларо нигоҳ доштан зарур аст, то ки хонандашо ба якдигар барнаҳӯранд.

Хангоми ичрои ҷаҳишҳо бояд аз асбоб ва ҷаҳишҳои такядор зонуро қат карда, нарм ба нӯги пой фуруд омад.

Нисбат ба якдигар, маҳсусан дар вақти ичрои машқҳои акробатӣ бояд эҳтиёткору бодиққат шуд.

Ходаи ҳаракати гимнастикӣ (брұс) ва тири турник бояд ҳамеша тозаву суфта бошанд. Агар онҳо ба девор наздик гузошта шуда бошанд, пас ба چо овардани машқҳо бо домана (амплитуда)-и калони ҳаракат маслиҳат дода намешавад, зеро дар вақти ҷарҳзанӣ кас аз бруս ё турник канда шуда, метавонад зарб ҳӯрад. Бояд ҳамеша эроду маслиҳатҳои омӯзгорро ба инобат гирифт. Маҳсусан ҷаҳишҳои такядор бе ҳимоя ҳавғноканд. Бинобар ин, барои пешгирии латхӯрӣ ба интизом риоя бояд кард.

Зимни ичрои машқҳои гимнастикӣ (маҳсусан машқҳо дар асбобҳои гимнастикӣ ва ҷаҳишҳои такядор) бояд доност, ки қадом амалҳо ҳавғнок мебошанд.

Инҳо метавонанд омилҳои хавфнок гарданд:

- ноустуории асбоби варзишӣ;
- иҷрои машқҳо бе тайёри пешакӣ;
- иҷрои машқҳои пурра азхуднакарда;
- ҳимояи бад;
- машқ дар асбоб бо дастони тар;
- вайронкуни интизом;
- иҷро накардани тавсияҳои омӯзгор;
- иҷрои машқҳо бе либосу пойафзоли варзишӣ.

Латхӯриҳои маъмулӣ: харошхӯрӣ, обилаи дастҳо, зарбхӯрӣ ва канда шудани рагҳои узвҳои пайвандии банди даст, шона, китғ, зону ва соқи пой. Ҳангоми частан аз асбоб ва таконҳои саҳт эҳтимоли қандашавии раги ахилӣ ва мушаки сесараи зону вучуд дорад. Афтидан барои сарҳам хавфнок аст.

§ 4. БЕХАТАРӢ ДАР БОЗИҲОИ СЕРҲАРАКАТ ВА ВАРЗИШӢ

Ба бозиҳои серҳаракат ва варзишӣ, ки ба барномаи таълими тарбияи ҷисмонӣ дохиланд, ҳаракатҳои гуногун: давидан, тавакқуфҳо, гардишҳо, ҷаҳишҳо, доштан ва идора кардани тӯб бо дастгирии бозингарони дастаи ҳуд ва муқобилияти фаъолонаи ҳариф, махсусан дар бозиҳои барҳӯрдӣ ба монанди баскетбол, тӯби дастӣ, футбол, ҷавгонбозӣ хос мебошанд. Аз ин рӯ, дар дарсхои тарбияи ҷисмонӣ ҳангоми ин бозиҳо таъмини бехатарӣ зарур аст.

Барои лат нахӯрдан дар бозиҳои серҳаракат қоидаҳои бехатарии зерин бояд риоят шаванд:

1. Риояшавии қатъии қоидai бозӣ.

2. Роҳ надодан ба бархӯрди бозингарон, теладиҳӣ, зарбазаний ба дасту пойи бозингарон ва г.

3. Анҷом додани амали фунчашавӣ ҳангоми афтидан.

4. Таҳти назари роҳбар доир гардидани ҳар бозӣ.

Баскетбол. Дар ин бозӣ ҳаракатҳои зада гирифтан ва доштани тӯб, фирефтанҳо, ҷаҳишҳо ва бархӯрдҳо, афтидан ба фарши майдончай тару лағжонак, беинтизомӣ, вайронкуни барқасдонаи қоидаҳо, дағалӣ дар бозӣ ва гайра сабабҳои латхӯрӣ мешаванд.

Латхӯриҳои маъмулӣ: зарбхӯрии ангуштони дастҳо, буғуми соқи пой, тагояки ҳилолшакли айнаки зону (мениск), рагу пайҳо.

Ҳангоми иҷрои машқҳои ҷисмонӣ ва талаботи бозӣ ба шумо ҳамеша риояи қоидаҳои зерин зарур аст:

1. Дар майдон бояд либос ва пойафзоли варзишӣ дошта бошед.

2. Нохуни дастҳоятон бояд кӯтоҳ бошанд. Айнакатон бо резин мустаҳкам шуда бошад. Мӯйҳои дароз қокул бофта шаванд.

3. Ба майдон бо ороишот (ангуштарин, дастпона, занцирбанд, гӯшвор ва ғайра) набароед.

4. Интизомро қатъиян риоя кунед.

Аз ин ҳама метавон хулоса баровард, ки боинтизомӣ, машқи хуб, дар сатҳи зарурӣ аз худ кардани маҳорат, риояи қоидаҳои бозӣ асоси таъмини бехатарӣ дар дарсҳои баскетбол мебошад.

Волейбол. Дар ин бозӣ ҳангоми қабули тӯби саҳтзада, афтиданҳо, ҷаҳиданҳо ва сипарсозиҳо (блокировкаҳо) латхӯрдан мумкин асг. Камтаҷрибагӣ, саҳт тӯб задани як ҷониб ва аксуламали нодурусти ҷониби дигар метавонад сабаби заҳмдор шудани ангуштони даст, инчунин рӯй, сар ва аъзои дигари бадан гардад.

Ҳангоми бозӣ қоидаҳои зеринро бояд риоя кард:

1. Фарш бояд хушӯк бошад.
2. Ҳама бозингарон бояд либосу пойафзоли варзишӣ дошта бошанд.
3. Машқи омодасозии пешакӣ ҳатман бояд иҷро шавад.
4. Дар вақти бозӣ воситаҳои ҳимоя (зонубандҳо, оринч-бандҳо ва ғайра) истифода бурда шаванд.
5. Ҳангоми машқи усулҳои бозӣ танҳо тӯбҳои андозаи стандартдошта истифода шаванд.

Футбол. Сабабҳои латхӯрӣ дар машғулиятҳои футбол: пешподиҳӣ, фирефтаниҳо, ҷаҳишҳо вайронкунии барқасди қоидаҳо, дағалӣ дар бозӣ ва бархӯрди футболбозон.

Латхӯриҳои маъмулӣ: кашидашавии бофтаҳои бугумҳои зону ва соқи пой, зарбҳӯрии мениск ва аъзои дигари бадан ҳангоми бархӯрдҳо ва афтоданҳо.

Дар вақти бозӣ қоидаҳои зеринро бояд риоя кард:

1. Ҳама бояд пойафзоли варзишӣ пӯшида бошанд.
2. Ҳангоми бархӯрд, ҷаҳидан ва афтиданҳо бояд аз усулҳои ҳудҳимоя истифода бурд.
3. Дар вақти бозӣ интизомро риоя бояд кард.

Чавгонбозӣ. Дар ин намуди варзиш бозингарон чун дар бозии хоккей метавонанд лат хӯранд.

Латхӯрӣ ҳангоми ба пеш ё қафо давидан, партофтани қабул кардани тӯб, зарбазаниҳо ҳаракатҳои фиребдиҳӣ ба амал омада метавонад.

Тӯби дастӣ. Иштирокчиёни ин намуди бозӣ асосан ҳангоми ҳаракату ҷойивазкуниҳо, партофтаниҳо, зарбазаниҳо ва ҳаракатҳои фиребӣ лат меҳӯранд.

Дар навбати аввал узвҳои пайвандии буғуми соқи пой лат хӯрда, пайвандҳои канории чиликшакл меёзанд, ангуштону панҷаҳои даст зарб меҳӯранд.

Шаҳрбозӣ (Городки). Дар ин бозӣ ҳангоми партофтанни дангал (бита)-и вазнин (2,5 кг) ё ҳангоми чилакчӯбҳоро дар майдон ҷобаҷо гузоштани як бозингар дангалпартоии бозингари дигар боиси зарб хӯрдан мегардад. Дар ин бозӣ асосан латхӯрии даст рух медиҳад.

Бадминтон. Латхӯрии бозингарон дар ин навъи бозӣ, асосан, аз ҳаракати нодуруст дар майдон ва нодуруст истодан ҳангоми зарбазани ру медиҳад. Зарбхӯрӣ, кашидашавии рагу пайҳо ва маъюбшавии мениски буғуми зону ба ин бозӣ хос аст.

Тениси рӯйимизӣ. Дар ин намуди варзиш ҳангоми баргардонидани зарбаҳои ҳариф ва ҳаракатҳо лат хӯрдан мумкин аст. Ба он асосан узвҳои такъву ҳаракат дучор мешаванд, зарбу ҳарошхӯрӣ ва ёзидани бофтаҳо низ ба амал омада метавонад.

Үнсурҳои якҳарба. Латхӯрӣ, асосан вақти вайрон кардани усулҳои машқ рӯй медиҳад. Зарбу ҳарошхӯрӣ, доги қабуд ва ёзидани пайвандҳо натиҷаи он мебошанд.

Шиноварӣ. Ҳангоми дар шароити мактаб ба бачаҳо ёд додани шиноварӣ омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ, мураббии шиноварӣ, волидон барои бехатарии ҳаётӣ хонандаҳо масъуланд. Дар мавридиҳои зарурӣ қалонсолон вазифадоранд, ки фавран ба бачаҳо ҳама гуна ёриро расонанд.

То оғози машғулиятҳои шиноварӣ бояд хонандагонро бо талаботи ин фан ва бехатарии ҳаёт шинос кард.

Ба наврасон фаҳмондан зарур аст, ки ба ҳавзи чуқуриаш номаълум аз баландӣ бо сар ҷаҳидан; пас аз та новули хӯрок ё кори зиёди ҷисмонӣ дарҳол шиноварӣ

кардан (фосила бояд на камтар аз 45-50 дақиқа бошад); оббозӣ дар ҳавзҳои табииӣ, ки мухаҳҳаз карда нашудаанд ва ба меъёрҳои санитарӣ ҷавобгӯ нестанд; оббозӣ дар оби сард, ки метавонад боиси бемориҳои шамолхӯрии гӯшу гулуву бинӣ (отит, ринит, тонзиллит ва ғ.) шавад, хеле ҳатарнок аст.

Талаботи зерин бояд ҳатман риоя шаванд:

1. Ба машғулиятҳои шиноварӣ танҳо хонандагоне роҳ дода шаванд, ки иҷозати ҳаттии бо муҳру имзо тасдиқардай ҳуҷтурро доранд.

2. Пеш аз машғулият ва баъди он омӯзгор вазифадор аст, ки гурӯҳро саф ороста ҳозирӯ ғоиб кунад.

3. Хонандаҳо танҳо бо ишораи омӯзгор ба об даромада бароянд ва ҳангоми машқҳо дар об интизомро қатъиян риоя кунанд.

4. Оббозӣ ва шиноварии ғайримуташаккил, худсарона ба об ҷаҳидан, ғӯтазаний иҷозат дода намешавад.

Инчунин набояд роҳ дод, ки бачаҳо дар об ба яқдигар савор шаванд, аз пойи яқдигар қашанд, ба сӯйи яқдигар ғӯта зананд, фарёдҳои бардуруғи ёриҳоҳӣ кунанд.

§ 5. БЕҲАТАРИИ ДАРСҲО, МУСОБИҚАҲО ВА САЁҲАТҲО

Ҳангоми дар ҷараёни омодагии ҷисмонӣ ба миён омадани ҳолатҳои ногувор саломатӣ ва ҳаёти хонандагон метавонад зери ҳатар монад.

Барои бехатарии машғулиятҳо маъмурияти мактаб, омӯзгори дарси тарбияи ҷисмонӣ (масъули гузарондани мусобиқаҳо) масъул мебошад.

Барои бехавф гузаштани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, инчунин дигар мушғулиятҳои варзишии оммавӣ ва фардии мустақилона риояи талаботи зерин зарур аст:

1. Мавчудияти базаи хуби моддиву техникӣ.
2. Ичрои талаботи санитариву гигиенӣ.
3. Вайрон накардани интизом.
4. Дар дарси тарбияи чисмонӣ мувофиқи фасли сол либосу пойафзоли варзишӣ пӯшидан.
5. Омода намудани чойи машғулият.
6. Назорати педагогӣ ва тиббии чойи машғулияти хонандагон.

Дар амалияни педагогӣ омӯзгори тарбияи чисмонӣ, падару модарон ва хонандагон бояд мухлатҳои аз нав сар кардани машғулиятҳои тарбияи чисмониро донанд. Мо дар ҷадвал намунаҳои мухлати роҳдиҳии гурӯҳҳои асосӣ ва тайёрии тиббиро ба машқҳои чисмонӣ пешниҳод мекунем.

Мухлат аз нав сар кардани машқҳои чисмонӣ

Ҷадвали 1.

Беморӣ ва латхӯрӣ	Мухлати роҳдиҳӣ ба машғулият	Шароит барои машғулият. Махҷудиятҳо. Тавсияҳо
1	2	3
Дарди гулӯ	2 – 4 ҳафта	Барои сар кардани машғулият муоинай иловагии тиббӣ зарур аст. Ҳангоми машғулиятҳо дар майдончаҳои варзишӣ, сайругашт ва саёҳатҳо аз хунукхӯрӣ эҳтиёт бояд кард.

Бемории шадиди роҳи нафас	1–3 ҳафта	Аз хунукхӯрӣ эҳтиёт бояд кард. Машқи шиновариро мувакқатан катъ карда, зимистон, вақти машгулиятҳо дар ҳавои кушод бояд танҳо бо бинӣ нафас кашид.
Кандашавии мушакурагҳо	На камтар аз 6 моҳ пас, аз ҷарроҳӣ	Аввал муддати зиёд бо гимнастика машғул шудан зарур аст.
Илтиҳоби шуш (пневмония)	1–2 моҳ	Аз хунукхӯрӣ эҳтиёт бояд шуд. Машқҳои нафаскашӣ, инчуни шиноварӣ, намудҳои зимистонаи варзиш, сайргуштҳо тавсия мешаванд.
Варами пардаи шуш (плеврит)	1–2 моҳ	Ба муддати ним сол иҷрои машқҳо барои тобоварӣ ва ҳаракатҳои бо тарангкунии мушакҳо алоқаманд манъ карда мешаванд. Шиноварӣ, намудҳои зимистонаи варзиш, сайргушт тавсия мегардад.
Зуком (грипп)	2–3 ҳафта	Муоинаи духтур бо ташхиси кори дил (ЭКГ) зарур аст.

Бемориҳои шадиди сироятӣ: сурхча, махмалак (скарлатина), гулузиндонақ, исҳоли хунин ва г.	1–2 моҳ	Танҳо дар сурати натиҷаи мусбат додани санчиши системаи дилу рагҳои хун. Агар дар кори дил дигаргунӣ ба амал омада бошад, ба муҳлати то ним сол машқҳои обутобёбӣ, қувваозмой ва тарангкуни мушакҳоро ичро кардан мумкин нест. Назорати духтур боташхиси кори дил (ЭКГ) зарур аст.
Варами сахти гурда (нефрити шадид)	2–3 моҳ	Машқҳои обутобёбӣ ва намудҳои обии варзиш тамоман манъ карда мешаванд. Назорати доимии таркиби пешоб зарур аст.
Тарбоди дил (ревмокардит)	2–3 моҳ	Машғулиятҳо танҳо бо шарти мушоҳидаи доимӣ ва муолиҷаи ковокии даҳон иҷозат дода мешаванд. На камтар аз як сол бояд дар гурӯҳи махсус машқ кард. Ташхиси кори дил (ЭКГ), назорат зарур аст.
Гепатити сироятӣ	6 – 12 моҳ (вобаста ба ҷараён ва шакли беморӣ)	Машқҳои обутобёбӣ манъ карда мешаванд. Назорати пайвастаи кори гурда зарур аст.

Күррұда (баъди چار- рохī)	1–2 моҳ	Дар муддати аввал аз ичрои машқҳои тарангқунни мушакҳо, ҷаҳиданҳо ва машқҳо, ки ба мушакҳои шикам сарборӣ меоранд, худдорӣ бояд кард.
Шикасти устухони даст ё пой	3 моҳ	Ба муддати на камтар аз се моҳ аз машқҳо, ки ба дасту пойи маъюб сарбории саҳт меоранд, бояд даст кашид.
Зарбхӯрии майна	2–3 моҳ (вобаста ба дараҷаи вазнинии зарба)	Дар ҳар маврид ичозати духтури бемориҳои асаб (невропатолог) даркор аст. Машқҳои бо ҷунбондани саҳти бадан (ҷаҳидан, футбол, волейбол, баскетбол ва ғ.) алоқамандро қатъ бояд кард.
Кашиш- хӯрии мушаку пайвандҳо	1–2 ҳафта	Зиёд кардан сарборӣ ва ҳаракатҳо ба дасту пойи латхӯрда бояд тадриҷӣ бошад.

Дар аввал муддати зиёд бо гимнастика машғул шудан зарур аст. Аз бемории худ корманди тиббии мактаб ва омӯзгори тарбияи ҷисмониро огоҳ созед, зеро бо сабабҳои нотобӣ, бемадорӣ шумо (муваққатан, ба муҳлати муайян) аз машғулияти ҷисмонӣ бояд озод карда шавед.

Бехатарī ҳангоми гузаронидани мусобиқаҳо

Чорабинихои варзишии оммавӣ, аз ҷумла мусобиқаҳо, қисми таркибии ҷараёни таълимро ташкил дода, дар тарбияи ҷисмонии хонандаҳо нақши муҳим мебозанд.

Дар ҳама гуна мусобиқа ҳатман бояд корманди тиббӣ ҳозир бошад. Ӯ дархости дастаҳоро санчида, ёрии тиббӣ ташкил менамояд ва дар мавқеи зарурӣ ҳуд ёрӣ мерасонад. Хонандагоне, ки аз муоинаи тиббӣ нагузаштаанд, набояд ба мусобиқаҳо роҳ дода шаванд.

Ҳолатҳои зерин метавонанд сабабҳои латхӯрӣ ҳангоми гузаронидани мусобиқаҳо шаванд:

- истифодай асбобу олот ва таҷҳизоти носоз;
- афтидан дар замини лағжон;
- афтидан ҳангоми иҷрои машқ;
- истодани иштирокдорон дар маҳалли партофтани олоти варзишӣ;
- барҳӯрдан ҳангоми дав дар бозиҳои варзишӣ ва серҳаракат;
- дар мусобиқаҳо бе машқи омодакунандаи пешакӣ иштирок кардан;
- беинтизомии иштирокдорон ва ғайра.

Бехатарӣ дар саёҳат

Роҳбари мактаб вазифадор аст, ки дар бораи сардор ва муовини сардори саёҳат таъйин кардани узви ҳайати педагогӣ фармон барорад, бо онҳо оид ба бехатарии саёҳат сухбат гузаронад, нақша ва самти ҳаракати саёҳатро баррасӣ ва тасдиқ кунад.

Сабабҳои ба вучуд омадани ҳолатҳои ҳавфнок ҳангоми гузаронидани саёҳат:

- худсарона тарк кардани қароргоҳи гурӯҳ;
- аз интихоби нодурусти пойафзол обила кардани пойхо;
- харошхӯрии пойҳо ҳангоми ҳаракат бепойафзол ва бешалвор;
- нешзании хазандаву ҳашароти заҳрнок;
- захролудшавӣ аз меваи заҳрноки рустаниҳо, занбӯруғҳо;
- сирояти бемориҳои рӯдаву меъда ҳангоми нӯшидани об аз ҳавзҳои носанҷида.

Ҳодисаҳои маъмулӣ дар саёҳат: харошхӯрии пойҳо, офтобзаниӣ, беҳушшавӣ, зарбҳӯрӣ, ёзидани бофтаҳо, маҷруҳ шудан, баромадани пой, шикастани устухон, барқзаниӣ, нешзании хазандаҳо ва ҳашарот, захролудшавӣ.

Хуб надонистани самти ҳаракат, таҷрибаи кофӣ на доштани роҳбалади саёҳат, ноомодагии сайёҳон (тайёрии сусти ҷисмонӣ, нокифоягии маҳорату малакаи сайёҳӣ ва ғ.), шароити номусоиди иқлимиӣ (шамол, борон, раъду барқ ва ғ.), интизоми суст, қоидаҳои рафтор ва бехатариро надонистану риоя накарданни саёҳон сабабҳои асосии ҳодисаҳои ноҳуш шуда метавонанд.

Бехатарии саёҳатро қоидаҳои зерин муайян мекунанд:

- дастурдихӣ, аз муоинаи тиббӣ гузаштан ва пешниҳод намудани маълумотнома дар бораи саломатӣ;
- шиносоӣ бо қоидаҳои бехатарии сӯхтор, усулҳои ҳомӯш карданни сӯхтор, бехатарӣ дар об, пешгирии латҳӯрӣ ва расондани ёрии аввалини тиббӣ ва ғ.

Барои дар саёҳат ёрии аввалини тиббӣ расондан маҷмуи доруворӣ ва лавозимоти захмбандӣ доштан зарур аст. Доруқуттӣ бояд ин чизҳоро дошта бошад: пахта ва докай тоза, бандинаи васеъ, бандинаи бактериякуш, йод, перманганати калий (маргансовка),

спирти навшодир, қайчай, инчуунин дорувории зидди бемориҳои меъдаву рӯда, шамолхӯрӣ, воситаҳои караҳткунанда, табшикан, вазелин, марҳам барои офтобзадагӣ, воситай зидди хомӯшак ва ғ.

Гурӯҳро бояд ду шахси калонсол ҳамроҳӣ намоянд. Пеш аз сафар маълумоти обу ҳаворо бояд донист ва дар сурати пешгӯйии обу ҳавои номусоид онро мавқуф гузоштан лозим аст. Суръати ҳаракати гурӯҳ бояд аз вазъияти иқлими маҳал ва омодагии ҷисмонии иштирокчиён вобаста бошад ва 3,5-4,5 км/соатро ташкил дихад.

Тартиби муқаррарии ҳаракат 45-50 дақиқа роҳпаймой ва 10-15 дақиқа истироҳат мебошад. Пас аз 10-15 дақиқаи оғози ҳаракат барои бартарафсозии норасоиҳои сарулибос, анҷому лавозимот, таваққуфи қӯтоҳмуддат кардан мувофиқи мақсад аст.

Дар роҳ назорати суръати ҳаракат муҳим мебошад. Мунтазамии ҳаракат ба нигоҳдории қувва ва қобилияти кори иштирокчиёни саёҳат мусоидат меқунад.

Дар саёҳат ҳасиби обаз, маҳсулоти насанҷидаи гӯштӣ ва ширӣ, консерви банкаҳои варамида, маҳсулоти бӯйгирифта, намуд ва ранги муқаррарии худро гумкарда, рустаниҳо, меваю қарҷҳои ношиносро истеъмол нақунед.

Барои ба bemoriҳои меъдаву rӯda гирифтор нашудан аз дарё, кӯл ва ҷӯйчаҳо об нанӯшед. Иштирокчиёни саёҳат бояд; тартиби муқарраршуда ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя кунанд. Гулханро 4-6 метр дурттар аз дараҳтҳо афрӯхтан мумкин аст. Ҳангоми истифодаи табар, арра ва корд бояд бисёр эҳтиёт шуд.

Оббозӣ бо иҷозати роҳбари саёҳат ва танҳо дар ҳузури ӯ мумкин аст.

БОБИ 2.
ТАШАККУЛИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ
ҲАРАКАТКУНӢ, ИНКИШОФИ
СИФАТҲОИ ЧИСМОНИЙ

**§ 6. МАШҚҲОИ БАРНОМАВӢ ВА УСУЛИ
ИЧРОИ ОНҲО**

Оғози давидан бо қомати каме хамида (расми 1). Чунин тарзи оғоз дар давидан ба масофаи кӯтоҳ (спринт) истифода мешавад. Давидан бо қомати каме хамида ба зиёдшавии суръати ҳаддалимкон баланд дар қисмати аввали масофа мусоидат меқунад. Барои боб ва боэъти мод будани такия пойҳо аз кундаҳои пиллагӣ (стартӣ) истифода мебаранд. Бо амри «Ба пилла!» бояд аз болои хати дав гузашта тавре истод, ки кундаҳо дар қафо монанд. Сипас, нишаста, дастҳоро ба роҳи пойга гузошта, бо пошнаи пойи зӯртарин ба пилла такя кардан зарур аст. Дастҳоро сӯйи хати дав дароз карда, он тавр бояд зич гузошт, ки такия бадан ба дастҳо рост ояд. Зимни ин бояд нарангуштон ба дохил, ангуштони дигар ба берун гардонда шаванд.

Бо амри «Диққат!» вазни баданро ба дастҳо ва пойи пешистода бояд гузаронд. Кос аз китфҳо каме боло мешаванд. Пас, аз ичрои як амри довар ба дигараш мавзун гузаштан лозим аст.

Бо амри «Давед!», агар пойи чап дар пешу пойи рост аз қафо бошад, зуд дasti чап пеш бароварда мешаваду дasti рост ба боло ва қафо хам карда мешавад. Ҳаракати дастҳо дар лаҳзай оғози дав ва қадамҳои аввалин нақши муҳим мебозад. Ин бо самти давидан, суръати қадамҳо ва нигоҳ, доштани мувозинат алоқаманд мебо-

шад. Дастан бояд зуд ва озод, бидуни маҳдутият ҳаракат кунанд.




Расми 1.

Ханғоми давидан басо шиддатнок мегардад. Сарро бе зўрзаний рост нигоҳ дошта, ба пеш, ба охири роҳи пойга бояд нигарист.

Аз қадамҳои аввали дав қариб мувозӣ (параллел) ҳаракат кардани соқи пой нисбат ба замин, на бо кафи ба боло, балки ба пешраванди пой, муҳим аст.

Қадамҳои аввалин бояд пурқуввату суръатнок бошанд, пой ба замин бо қисми пеши пошна, бо ҳаракати поён, қафо мерасад.



Расми 2.

Бадан дар ин вақт ҳанӯз андак ба пеш хам хўрдааст. Лекин тадриҷан, бо афзудани суръати ҳаракат хамидағии бадан ҳам кам мешавад.


Давидан бояд озод, бе зўрзаний зиёдатӣ ичро шавад. Дар оғоз маҳорати ҳаракат бо қомати хамидаро аз худ карда, на танҳо маҳорати ичрои он, инчунин сифатҳои тездавиро такмил додан мумкии аст.

Писарон ва духтарон аз рӯйи вақт 1 км медаванд. Бе ҳисоби вақт бошад 2 км.

Чаҳиш (сегона, панҷона) аз ҷойи ист. Ҳунари чаҳиш ба дарозӣ аз ҷойи ист дар синфи 5 тафсир ёфтааст. Ҷаҳиши сегона аз ҷойи ист низ айнан мисли он ичро карда мешавад. Ҳангоми таконхӯрӣ кӯшиш мекунанд, ки ҳар чӣ дурттар ҷаҳида, ба ҳар ду пой фурудоянд. Дар ин маврид бояд баробарвазӣ ва каме ба пеш хамхӯрии баданро нигоҳ дошт.

Ин ҷаҳишҳо воситаи хуби қувватдиҳандай пой ва ҷаҳандагӣ мебошанд.

Ҷаҳиш ба баландӣ бо усули тез давидан (расми 3). Тарзи омодагӣ барои ёд гирифтани ҷаҳиш ба баландӣ бо усули ягона мебошад.



Расми 3.

Мақсади ичрои ҷаҳиш ба баландӣ бо саҳтдавии мустаким ёд гирифтани фуруди сабук бо пойи такондиҳанда аст.

Дар оғоз аз баландии андак ҷаҳидан мумкин аст. Ҷаҳишро аз 3-5 қадам аз болои зеҳ (планка) бояд ба ҷо овард ва ба фарши нарм бо пойи ҷаҳиш фуромад.

Ҷаҳиш ба баландӣ бо усули «қадампартоӣ». Ба азхудкунии ин ҷаҳиш шумо дар синфи 5 шуруъ намуда будед. Он вақт диққати асосӣ ба азхудкунии тездавӣ дода шуда буд. Акнун маҳорати такондиҳиро муфассалтар дида

мебароем. Такондихъ дар қадами охирини тездавй бо ҳаракати дастхо ва пойи теладеханда оғоз мешавад. Ҳаракати теладиҳии пой ба қадди зеҳ нигаронида шудааст, ки ба пешгирии гардиши эҳтимолӣ ҷониби зеҳ дар аввали такон имкон медиҳад. Теладихъ бояд бо пойи рост ба ҷо оварда шавад. Ба ҷӯби болоӣ такя карда ҷаҳидан мумкин аст.

Машқ бо такя ба брус

Бо истифода аз брус машқҳоеро ичро кардан мумкин аст, ки ба инкишофи қувваи даст ёрӣ мерасонанд.

Яке аз чунин машқҳо ҳаму росткуни дастхо бо такя мебошад. То пурра ҳамшавии дастхо поён шуда, баъд то пурра рост шуданашон бояд хест. Ҳолати такя бо дастони ростро бояд қайд кард.

Ҳолати дуқат ба дастхо такя кардан, бо такя ба дастхо алвонҷ ҳӯрдан ва дигар машқҳо қувваву ҷолокиро меафзоянд. Писарҳо бо такя ба дастхо дар брус бояд мавқеи кунҷро 5-6 с нигоҳ дошта тавонанд.


Аргамчинбароӣ аз рӯйи вакт

Ин машқ ҳам ба инкишофи қобилияти ҷисмонӣ нигаронда шудааст ва бояд бо писарбачаҳо ичро карда шавад. Онро дар муддати муайян, вобаста ба омодагӣ, бо ёрӣ ва бе ёрии пойҳо ичро мекунанд.

Машқҳои акробатӣ, бо сар ва дастхо истодан

Шумо аллакай бо сар ва дастхо истода метавонед. Акнун ин машқ мураккабтар мешавад: онро на бо теладиҳии пой, балки бо истифодаи қувва ичро кардан даркор аст. Нишаста, дастҳоро ба фарши гимнастикӣ такя дижед ва сарро фуроварда, бо қисми фарқаш пеш аз пойҳо гузоред. Баробарвазниро нигоҳ дошта, бо қувва пойҳоро ба боло, то ҳолати амудӣ бардоред. Вазни баданро баробар дар се «нукта» то 3-5 с нигоҳ доред.

Чаҳииш бо муаллақзании дароз аз монеаи баландияши 60 см (расми 4). Ин муаллақзаниро бо дави қўтоҳ ва аз чойи ист ичро кардан мумкин аст. Ҳангоми муаллақзаний аз чойи ист аз ростистии асосӣ бо каме ба пеш хамкунии бадан ва ба қафову тарафҳо бурдани дастҳо бояд ба худ ҳолатеро гирифт, ки ба ҳолати омодабоши шиновар монанд бошад. Баъд бо такони пойҳо ва алвончи дастҳо ба болосӯи пеш бояд ҷаҳид; бо такя ба дастҳо сарро ба сина хам карда, муаллақзаниро бо ҷаҳиш ичро кардан лозим аст. Ҳуди ҳамин муаллақзаниро бо ду-се қадам давидан низ метавон ба ҷо овард.



Расми 4

Бозиҳои варзиши

Футбол бозии даставӣ мебошад, ки дар он бо пой ё ягон қисми бадан (гайр аз даст) мекӯшанд тӯбро ба дарвозаи дастаи рақиб ворид кунанд. Футбол бозии гурӯҳии варзишиест, ки ҳар ба интизоми қатъӣ одат медиҳад ва воситаи хеле хуби тарбияи иродад ва ҷисм аст. Ҳарчанд ҳар бозингари даста дар алоҳидагӣ вазифаҳои муайян додад, комёбӣ аз амали ахлонаи даставӣ вобаста аст.

Футболбозӣ ба ҳолати умумии омодагии чисмонии варзишгарон таъсир расонда, ба онҳо дар супурдани меъёрҳои таълимӣ ва инфириодӣ ёрӣ мерасонад.

Маҳорати тӯбронии ҳар иштирокчии бозӣ, хоҳ дар дарси тарбияи чисмонӣ бошад, хоҳ машғулияти машқӣ дар маҳфили варзишӣ, аз бисёр ҷиҳат сатҳи омодагии ҳар бозингарро дар алоҳидагӣ ва даста (гурӯҳ)-ро дар маҷмуъ муайян месозад. Маҳорати футболбоз аз унсурҳои бозӣ дар ҳамла ва ҳимоя таркиб меёбад. Ҳар гуна ҳаракату ҷойивазкунӣ, ҷаҳшиҳо, боздошти тӯб, тӯбзаниӣ, тӯбронӣ ва гузаштан аз ҳариф, фирефтанҳои фанниӣ, бо даст ба бозӣ даровардани тӯб ва рабудани тӯб унсурҳои техника ҳисоб меёбанд.

Бозиҳои машқӣ дар машғулиятҳои футбол

Агар танҳо бошед, бо паҳлуи чап ба сӯйи девор истед. Ба тӯб бо қисми даруни баландии пойи рост зарба занед (Расми 5). Кӯшиш кунед, ки тӯб ба қисми болои девор 20 маротиба расад, сипас ҳамин микдор ба қисми мобайни он, баъд аз он ба боло ва мобайни сипартахта. Ҳар дафъа тӯбро давида бояд зад.

Деворро ба нишон гир!




Расми 5

Аз болои аргамчин

Аз ду тарафи дарвозае истед, ки аз *мехчӯбҳо* сохта бо аргамчин пайваст шудааст. Тӯбро тавре занед, ки аз болои аргамчини назди тӯбчай дар тарафи дигар истода парида гузарад. Тӯбро бо пой (агар тавонед) ё бо даст дошта, бо ҳамин гуна зарба бозпас гардонед (расми 6). Ин машқро 30 – 40 маротиба ичро кунед.

Ба паси хат бизан!



Расми 6.



Расми 7.

Дар фосилаи 15-20 қадам дур аз якдигар ду хат қашед, ё дар ҳамин масофа ба муқобили ҳамдигар санг гузоред. Ҳар қадоми шумо паси хат бояд истад. Вазифа: ба паси хати муқобил задани тӯб бо қисми дарунии пой (расми 7). Агар аз чунин масофа вазифаро ичро намудан душвор бошад, онро қўтоҳтар кардан мумкин аст.


«Кӣ дурттар мезанад?»

Дар фосилаи 15-20 қадам дур аз ҳамдигар ду давра қашед. Ба ҳар давра санг гузоред, баъд боз 3-4 сангӣ пас аз ҳар ду қадам. Акнун мусобиқа кунед. Кӣ тӯбро бо қисми даруни баландии пой дурттар мезанад. Дуриро аз рӯйи сангҳо муайян кардан мумкин аст (ба чойи сангҳо якчанд хат кашидан мумкин аст).

«Партофтан аз канор»

Шумо эҳтимолан дидида, ки чӣ тавр ҳангоми бозӣ футболбозон аз канори майдон ба дарвозаи ҳариф нааздик шуда, тӯбро ба ҳаво мепартоянд. Биёд, инро ёд гирем. Машқро ин тавр мегузаронем: аз сангҳо дарвозаи бараҷаш ба андозаи 6-7 қадам созед. Яке аз шумо дарвозабон шуда, бо даст тӯберо, ки аз канор шарикатон мепартояд, доштан мегирад. Сипас, ҷойхоятонро иваз кунед.

«Аз доира ба доира»



Rасми 8

Дар фосилаи 15-20 қадам дур аз яқдигар ду доираи қутрашон 2-3 қадамӣ қашед. Мақсад он аст, ки ҳар як бозингаро аз давраи «худ» ба давраи «бегона» занад. Зарбахоро бо қисми дарунии пой занед (Расми 8).



Rасми 9.

«Дар секунча»

Агар шумо се нафар бошед, дар масофаи тақрибан 15 қадам ба шакли секунча истед ва тӯбро ба якдигар фиристед. Ҳар дафъа нисбат ба шарике, ки ба ў тӯбро фиристодан меҳоҳед, бо паҳлуи ба пойи зарбазан муқобил истед (расми 9).


«Дар чоркунча ё давра»

Агар шумо чор нафар бошед, дар чор кунҷ истед, агар бисёрттар бошед, дар доира. Зарбаҳоро тавре анҷом диҳед, ки сарборӣ баробар тақсим гардад. Ҳар кадом тӯбро ба сӯйи нафари дар муқобилистода равон мекунад.

«Ду қатор»

Ба ду гурӯҳи баробар тақсим шавед (агар шумораи бо-зингарон тоқ бошад, дар гурӯҳе як нафар зиёд мешавад) ва дар муқобили якдигар тақрибан 20 қадам дурттар истед. Бо-зингарони ҳар қатор бо навбат бо паҳлу давида, тӯбро ҷо-ниби гурӯҳи муқобил мезананд (расми 10). Масофаи байни гурӯҳҳоро тадриҷан зиёд кунед.

Машқи зарбазании гурӯҳӣ



Rasmi 10.

Тұби дастай (гандбол) – ин бозии варзишиест, ки аз бозингарон, пеш аз ҳама, омодагии варзиширо талаб мекунад.

Он бо суръати баланд гузашта, муборизаи тан ба танро истисно намекунад. Он усулхое дорад, ки ҳангоми ичроашон ба бозингар қувва, чолокй ва уҳдабарой лозим мешавад.

Бозихое, ки ба ёд гирифтани ҳандбол ёрй мерасонанд:

Тұб ба шарикі худ. Ду дастай 4 – 10 - нафарй. Бо риояи қоидай «3 сония» ва «3 қадам» дар як даста бозингарон тұброба яқдигар медиҳанд, бозингарони дастай дигар бошанд, онро зада гирифта, ба шарикі худ медиҳанд. Дастие ғолиб меояд, ки нахустин шуда, миқдори муқарраршудаи партофтанхоро ичро мекунад.

Тирпарронии дутарафа. Се даста иштирок мекунанд. Ду даста дар канори майдонча, як даста дар байн чой мегиранд. Дар бозй якчанд тұб аст, ки бо онҳо бозингарони дар байни майдончабударо мезананд. Дастие ғолиб меояд, ки он бозингарони харифро зиёдтар бо тұб задааст. Вақте ки ҳама бозингарони майдон зада шуданд, дастаҳо чой иваз мекунанд.

Тұб ба дарвозабон. Дар майдончай ҳандбол ду даста (6 – 10 бозингар) бо тұби паҳтадор (1 кг) бозй мекунанд. Бозингарон тұброба яқдигар дода, қүшиш мекунанд, ки онро ба дарвозабони худ диҳанд, ки дар дарвозаи бегона истодааст. Бозингарони дастай дигар бо воситаҳои ичозатдодаи қоидаҳои бозии ҳандбол пеши роҳи онхоро мегиранд.

Тестҳои намунавии санчишӣ

Ҷадвали 2

духтарҳо			писарҳо			
машқ	аъло	хуб	каноат-бахш	аъло	хуб	каноат-бахш
партофтани тӯб ба дурӣ	21 ва бештар маротиба	20-16	15	26 ва зиёдтар маротиба	25-20	19 ва камтар маротиба
задани тӯб ба дарвоза, аз 9 м (5 маротибагӣ ба хар кунҷ)	18 ва бештар маротиба	17-12	11 ва камтар маротиба	18 ва зиёдтар маротиба	17-13	12 ва камтар маротиба
партофтани тӯб ба девор бо як даст, аз боло, аз масофаи 2 м ва доштан, 10 с.	8 ва зиёдтар маротиба	7-5	4 ва камтар маротиба	9 ва зиёдтар маротиба	8-6	5 ва камтар маротиба

Бозихо

Бозӣ ҳамсафари табиии рӯзгор дар ҷомеаи инсонӣ аст. Аз қадим дар он тарзи ҳастии одамон, майшат, меҳнат, анъанаҳои миллӣ, тасаввурот дар бораи ору номус, часорат, мардонагӣ, ҳоҳиши неруманду ҷолон ва тобовар будан, ҳаракати зебову мавзун доштан, зоҳир намудани хушзехӣ, таҳаммул, зиракӣ, ирода ва қӯшиши голибият возех инъикос меёбад.

Дар бозиҳои серҳаракат ҳама амалҳои зарурӣ дар шароити фаъолияти якҷояи гурӯҳи муташаккил бо иштироки ҳайати муайяни бозингарон ба ҷо оварда мешаванд.

Бозиҳои серҳаракат аҳаммияти калони тарбиявӣ доранд. Онҳо ба тарбияи ирода, матонат, истодагарӣ дар ҳалли мушкилот мусоидат карда, дар иштирокчиён ҳисси рафоқат, бовичдонӣ ва ҳақиқатдӯстиро мепарваранд.

Бозиҳои серҳаракат на танҳо барои инкишофи сифатҳои ҳаракатӣ ва такмили малакаҳои ҳаракат, инчунин ба сифати бозиҳои омодакарда ҳангоми таълими маҳорати бозиҳои варзишӣ истифода мегарданд.

Дар синфҳои болоӣ бозиҳои варзишӣ – нақши асосӣ, бозиҳои серҳаракат – нақши ёрирасон доранд. Бо вучуди ин бозиҳои серҳаракат дар ҳалли масъалаҳои гуногуни таълиму тарбия ёрӣ медиҳанд. Истифодаи бозиҳо дар синфҳои 1 – 8 на танҳо дар дарсҳо, инчунин дар фаъолияти берун аз синфӣ ва берун аз мактабӣ низ барои ҳалли масъалаҳои таълиму тарбия имконият фароҳам меоранд.

Бозиҳои серҳаракат ба маводди асосии барномавӣ докшил карда шуда, якҷоя бо гимнастика, варзиши сабук, бозиҳои варзишӣ, шиноварӣ, унсурҳои якҳарба, гимнастикаи бадеиву мавзун ва рақс истифода бурда мешаванд. Қоидаҳои асосие, ки хонандагон дар ҳолатҳои бозӣ бояд риоя кунанд, инҳоянд:

- дуруст истифода бурдани қоидаҳо;
- мувоғики мақсад истифода бурда тавонистани усулҳои бозӣ;
- мувоғиқати ҳаракатҳо дар бозӣ.

Барои инкишофи сифатҳои ҷисмонӣ ин бозиҳоро тавсия додан мумкин аст:

а) бо инкишофи афзалиятноки тезҳаракатӣ: «Рӯзу шаб», «Даъвати рақамҳо», «Ҳучум», «Аспҳои бодпо», «Чӯбдасти афтон», эстафетаҳо;

б) «Арғамчинкашӣ», «Ҷанги хурӯсҳо», «Моку», «Ҷанги савораҳо» бо инкишофи афзалиятноки қувва, эстафетаҳо бо ҷаҳидан, бардошта бурдани тӯбча, тӯбҳои пахтадор, теладиҳӣ, қашидан яқдигар ва муборизаи чуфт;

в) «Ҳимояи истеҳком», «Тӯбро ба нишон гир!», «Чӯбдасти афтон» бо инкишофи афзалиятноки ҷолоқӣ, эстафетаҳо бо гузаштан аз монеаҳо, нигоҳ доштани мувозинат, амали мураккаби яқҷоя бо шарик, тарзҳои гуногуни роҳгардӣ;

г) «Мубориза барои тӯб», «Тӯб ба доранд», «Тӯбдории чуфтӣ», «Пойга бо ҳориҷшавӣ», «Расонда тавон!» ва гайра бо инкишофи афзалиятноки тобоварӣ.

д) «Рӯбоҳ ва мурғҳо», «Чӯбдаст дар пушт», «Шикорчиён ва мурғобиҳо», «Тӯбдиҳӣ», «Нақб» ва гайра бо инкишофи афзалиятноки ҷандирӣ:


Бозихои серҳаракатро, ба истиснои дарсҳои санчишӣ, қариб ба ҳама дарсҳо дохил кардан мумкин аст. Онҳо ғолибан дар қисмҳои асосӣ ва хотимавии дарс гузаронда мешаванд.

Бачаҳо! Ба шумо бозихои тасвирий ва серҳаракатро пешниҳод мекунем.

БОЗИҲОИ ТАСВИРИЙ

1. Қарори Сулаймонӣ


2. Бо ман бирав




Расми 11. Тұби мобайнро наафтонед!

Расми 12. Нафари охиринро задед, ҳама гирдогирди давра давида, чой мегиранд. Касе бечой монаад, хориц мешавад.

3. Ба қои аргамчин




Расми 13. Ки сахттар мекашад?



Расми 14. Аз «дүңгій» афтииді, баргашта тақрор биқун!

5. Гузарииши дукаса бо халта



Расми 15. Як нафар гузаронида шуд, акнун навбати дигаре

БОЗИХОИ СЕРҲАРАКАТ 1. «Ҳадафи равон»

Омодагӣ. Хонандагон давраи калон ташкил мекунанд (аз яқдигар ду-се қадам дур меистанд). Аз пеши нӯги пойи бозингарон хат қашидан мумкин аст. Сарвар низ интихоб мешавад ва дар мобайни давра меистад.

Моҳияти бозӣ. Бо ишораи роҳбар бачаҳо мекӯшанд, ки бо тӯби волейбол ба сарвар бирасанд. Сарвар дар даруни давра давида, аз тӯб мегурезад. Касе, ки бо тӯб ба вай расида метавонад, сарвар мешавад. Бозиро дар ду-се давра гузарондан мумкин аст.

Бозингаре ғолиб меояд, ки аз ҳама зиёдтар нақши сарвариро бозида бошад.

Қоидан бозӣ. 1. Дар рафти бозӣ вақти тӯбпартой аз хат гузаштан мумкин нест. 2. Тӯби аз заминчаста ба бозингар расида ҳисоб карда намешавад. 3. Агар сарвар тӯбро дошта тавонад, аз бозӣ намебарояд. 4. Бо тӯб ба сар расидан ҳисоб дигар пеш гузаранд. Вақти ба ҷойи худ баргаштани парра, қафо намондан муҳим аст. Каси қафомонда сарвар мешавад.


Ү ба мусобиқаи давидан бозингарони қаторҳои дигарро даъват карда метавонад. Онҳое голиб меоянд, ки сарвар нашудаанд.

Коидай бозӣ: 1. Ба бозингарони гирди парра даванда аз байни бозингарони истода давидан манъ аст. 2. Бозингарони истода ба давидан набояд халал расонанд. 3. Сарвар самти давиданро дар рафти он дигар карда наметавонад. Амри «Хон!» бояд ҳатман ичро карда шавад.

2. «Эстафетаи калон дар гирди давра»

Омодагӣ. Дар чор кунчи майдонча – байрақчаҳо, дар маркази он байраки калон мегузоранд. Ҳонандагони синғ ба се даста тақсим мешавад. Онҳо каме дурттар аз хати марра қатор меистанд (расми 16). Аз ҳар даста ба хати марра якнафарӣ даъват мегардад.

Моҳияти бозӣ. Бо ишораи девор бозингарони қатори аввал даврзанон аз паҳлуи чор байрақча давида гузашта, ба марра (дар паҳлуи хатти марра) мерасанд ва чӯбаки эстафетаро ба «рақамҳои ду» медиҳанд ва худ ба ҷойи онҳо гузашта меистанд.



Дастае ғолиб меояд, ки бозингари охиринаш амали гирди байрақча давиданро пештар анчом диҳад. Ӯ бояд якум шуда, назди байрақи марказӣ давида ояд ва бо чӯбаки эстафета ба он расад. Шахси дуюмомада ба дасташ чойи дуюм меорад.

Қоидай бозӣ. Ширкаткунандагон аз тарафи беруни байрақчаҳо медаванд. Охирин бозингари даста пеш аз давидан сӯйи байрақи марказӣ бояд ҳатман аз беруни байрақчай чоруми кунҷӣ давад.

3. «Давидан бо дастаҳо»

Омодагӣ. Дар пеши дастаҳо (8–12 нафарӣ), ки қатор истодаанд, хат кашида, дар назди бозингари 10–ум пояҳо (тӯбҳои пахтадор) гузошта мешаванд.

Моҳияти бозӣ. Бо ишораи роҳбар панҷ нафари аввал аз миёни яқдигар дошта, пояҳоро гузашта (муқобили акрабаки соат), сӯйи хати марра медаванд. Онҳо аз паҳлуи қатори худ давида, онро аз ақиб давр зада, боз сӯйи пояҳо медаванд. Вақте ки аз хати марра мегузаранд, ба онҳо (аз миёнашон дошта) рақамҳои 6 ҳамроҳ мешаванд ва акнун бозингарон монеаҳоро шашнафарӣ мегузаранд. Баъди дастаро давр задан ба онҳо рақамҳои 7 ҳамроҳ мегарданд ва гайра. Бозӣ вакте анчом меёбад, ки тамоми даста (дастҳоро сар надода) ба марра мерасад (яъне охирин бозингар аз хати марра мегузарад). Дар бозӣ фишори аз ҳама зиёд ба рақамҳои 1 мешавад. Аз ин рӯ, вақти такрор бозингарон бо тартиби баръакс меистанд. Дастае ғолиб меояд, ки эстафетаро нахустин шуда ба охир мерасонад.

Қоидай бозӣ. 1. Бозӣ бо ишора оғоз меёбад. 2. Пояҳоро бо самти муайяншуда ва нарасида бояд гузашт. 3. Дастҳоро сар додан мумкин нест. 4. Барои ҳар вайронкунии қоидай ба дастаи холи ҷаримавӣ дода мешавад.

УНСУРХОИ ЯКҲАРБА,

ГИМНАСТИКАИ БАДЕЙ ВА МАВЗУН, РАҚСҲО

Унсурҳои якҳарба (қувваозмои тан ба тан). Ростистӣ, доштани даст, бадан ва озод шудан аз доштани ҳариф. Қувваозмой бо даст дар ҳолати партери васеъ. Ҳимоя ва худхимоясозӣ.

Армрестлинг (қувваозмой бо даст)

Армрестлинг яке аз намудҳои дастрас ва ҳаяҷонбахши варзиш ба ҳисоб меравад. Дар ин қувваозмоии рӯйни миз муқовимати ҳарифро шикастан лозим меояд. Агар ба назар гирем, ки ҳариф низ баҳри ғалаба мекӯшад, бо қувваи кам магар ғолиб мебароӣ? Албатта, не, қувваи зиёд зарур аст. Вале агар ҳариф низ пуркуват бошад, магар танҳо бо зуру тавон ғалаба кардан мумкин аст? Ҷаққонӣ, зиракӣ, ҳушёрӣ низ зарур аст. Қувваозмой гоҳо то як дақиқа, гоҳо зиёдтар давом мекунад, то вақте ягон нафар аз ҳарифон дasti ҳарифро ба болиштаки миз нахобонад. Вақти мусобиқа маҳдуд нест. Паҳлавони даствон бояд фишори ҳарифро баргардонад, сипас худаш ба ҳуҷум гузарад ва муқовимати ҳарифро шикаста, ғалаба қунад. Барои дар якчанд қувваозмоии як мусобиқа ғолиб баромадан ба варзишгар тобоварии зиёд зарур аст. Армрестлинг ин сифатро рушд медиҳад. Барои он ки дар як лаҳзаи онӣ варзишгар мақсади ҳарифро пай барад, ба шароит баҳодиҳад, қарор қабул қунад, ў бояд қобилияти хуби вокуниш (реаксия) дошта бошад. Армрестлинг маҳорати зуд ва дуруст фикр ронданро инкишоф медиҳад, хеле тез ё барқвор ба ҳулосае омаданро дар кас ташаккул медиҳад, иродаро обутоб мебахшад.

Ҳамаи ин талабот ба ашхосе пешниҳод мегарданд, ки меҳоҳанд бо ин намуди варзиш ҷиддӣ машғул шаванд.

Ба шахсони беиродаву танбал роҳ ба сўйи армрестлинг баста аст.

Ҳамчун намуди якҳарба мусобиқаи дастхобонӣ дар руи миз ба ҳалқҳои гуногуни ҷаҳон асрҳо боз шинос аст. Дар Русия дастхобонӣ аллакай дар асри X васеъ паҳн шуда буд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон армрестлинг ҳамчун намуди варзиш соли 2002 эътироф ғашт. Вале сарчашмаҳои таъриҳӣ собит менамоянд, ки ин намуди варзиши якҳарба дар замони давлатдории Сомониён дар асрҳои IX – X вучуд дошт.


Бо шарофати амрикоиҳои «дурсафар» – ронандагони мошинҳои боркаши дуррав ин намуди варзиш аз нав эҳё гардид. Дар асри XX журналисти ташаббускор амрикӣ Билл Соберанс нахустин мусобиқаи расмии армрестлинг (дастхобони)-ро ташкил намуд.

Аз соли 1991 инҷониб чемпионати Аврупо оид ба армрестлинг низ баргузор мегардад. Таърихи армрестлинги Русия аз соли 1989 оғоз меёбад. Чемпионати якуми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба армрестлинг 15-уми майи соли 2004 дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд.

Дар зери мағҳуми маҳорати мубориза дар армрестлинг шумораи усулҳои қувваозмоии паҳлавонҳои дастхобон фаҳмида мешавад. Ташаккул ва рушди маҳорати ҳар паҳлавон, одатан бо ба ҳисоб гирифтани нишондиҳандай қадду вазн, неруи мушакҳои дasti ў амалий мегардад.

Дар маҳорати қувваозмоии армрестлинг чунин ҳолатҳоро ба назар бояд гирифт: ростистӣ (аз тарафи чап, аз тарафи рост), ҳолати омодабош, марҳалаи ҳуҷум, истифодаи бартарият.

Ростистій



Расми 17

Ростистій (Расми 17). Пеш аз оғози мусобиқа паҳлавонон метавонанд чунин ҳолатхоро гиранд: пойи ҳарифон зери миз рұ ба рұ ё ба пояҳои паҳлуи миз такя карда истанд (расми 17, а).

Агар ҳарифон бо дасти чап (расми 17, а, б) қувва озмоянд, он гоҳ зери миз пойи чап пеш бароварда, пойи рост каме қафо кашида мешавад ва баръакс.

Дастхобондо метавонанд бо як пой ба тарафи муқобили миз (расми 17, г) ва хам ба пояи пеши миз (расми 17, ғ) такя намоянд. Дар хама ҳолатхои номбаршуда як пой бояд аз фарш канда нашавад.

Холати омодабош



Расми 18

Холати омодабош. Ҳангоми дастхобонӣ дар холати дурусти омодабош будани паҳлавонон ба зуд исгифода бурдани тамоми қувваи мушакҳои шонаҳои китф, мушакҳои қисмҳои болову паси бадан ва ҳам вазни варзишгар мусоидат меқунад.

Холати омодабошӣ дастхобонҳо хусусияти устувор дошта, дорои чор тарзи такя мебошад. Бинобар ин дар лаҳзай ҳалкунанда мухайёе кардани шароити муносиби қувваозмой – ҳолати дурусти маркази умумии вазни бадан (МУВБ) – ба ҳисоб меравад.

Ҳолати нисбатан устувори бадани паҳлавон дар чунин вазъият ҳамон вақт ба миён меояд, ки проексияи маркази умумии вазн дар мобайни майдони такя (МТ) қарор дошта бошад. Аммо барои пурра истифода бурдани ҳолати омодабош (расми 18) ба паҳлавони дастхобон дар паси миз тавре чой гирифтган зарур аст, ки проексияи маркази умумии вазни дasti «муборизабаранд» амудӣ (перпендикуляр) шуда, дар мобайни миз истад. Ҳангоми ҳолати омодабош дастҳои ҳарифон бояд тавре ба ҳам печанд, ки бугумҳои сарангуштҳо намоён башанд (расми 18, а). Панҷаи дасти ба ҳам печидаи паҳлавонон бояд нисбат ба китф амудӣ (перпендикуляр) бошад, кунчи байни банди даст ва китф бояд 90° (расмҳои 18 б, в, г)-ро ташкил дихад. Дасти дуюми паҳлавонон бояд дастакро дорад. Ҳолати омодабош ба вазъи пойҳо, ки чун қоида ба фарш такя мекунанд, низ вобаста аст.

Марҳалаи ҳучум



Расми 19

Хучум аз самти боло (а-в); хучуми чангакӣ (г-ғ).

Марҳалаи ҳучум. Мақсади марҳалаи ҳучум дasti ҳарифро то кунци 45° нисбат ба миз оварда ба бартарӣ соҳиб шудан аст. Се тарзи асосии ҳучум мавҷуд аст.

Тарзи якум – ҳучум аз боло (Расмҳои 19, а, б, в). Паҳлавони ҳамлавар бо фармони довар дар лаҳзаи нахустини мусобика барқосо панҷаи худро дар атрофи сарангушти ҳариф печонида, онро бо кафи дасташ мепӯшонад ва худи ҳамон лаҳза ба ангуштони ҳариф сарборӣ меорад, то ки зуд панҷаи дasti ӯро то мавқеи маркази умумии вазн расонад. Ҳамлавар мекӯшад, ки дasti ҳарифро то охир хобонад. Агар паҳлавон дорои мушакҳои пурӯзввати ангуштҳо ва панҷаи даст бошад, он гоҳ ин тарзи қувваозмой ба ӯ ғалаба меорад.

Тарзи дуюм – ҳучуми чангакӣ (Расмҳои 19, г, ғ). Аз ҳолати омодабош паҳлавони ҳамлавар зуд дасташро бо ангушти хурд ба дарун тоб дода, сарангуштро берун мебарорад ва панҷаи ҳарифро аз поин зер карда мебонад. Дар ин вазъият маркази вазни паҳлавони дастхобон аз ҳолати омодабош ба тарафи чап мегузарад.

Тарзи селом – ҳучум бо такон. Паҳлавони ҳамлавар банди дasti худро ҳам карда ба пеш тела медиҳад (Расми 20, а) ва то ғалаба кардан ҳаракатро аз китф идома медиҳад (Расми 20, б). Паҳлавоне, ки ин ё он усули ҳучумро истифода бурда, пеш аз ҳариф ҳаракати панҷаи дастро ичро кунад, бартарӣ мейёбад.



Расми 20. Ҳучум бо такон

Истифодаи бартарӣ



а



б



в



г




д

Истифодаи бартарӣ. (Расми 21 а, б, в, г, д)


Р




е



з




и




д

Расми 21

Ин марҳалаи қувваозмой бисёр муҳим ҳисобида мешавад, зеро бисёр паҳлавонон марҳалаи оғози мусобиқа-ро аъло анҷом дода, хотирҷамъ мешаванд, ки ғалаба таъмин шудааст ва назоратро гум карда, худашон ба ҳолати мағлубшавӣ меафтанд.



Расми 22. Намуди умумии мизи армрестлинг



Расми 23. Намуди болоӣ

Таҷхизот барои машқи армрестлинг

Бозиҳо: «Ринги равон», «Муборизаи савораҳо», «Пой-га», «Хурӯсчанг», «Кӣ зуртар аст?».

Гимнастикаи бадеӣ ва мавзун, раксҳо

Ба машқҳои гимнастикаи бадеӣ унсурҳои машқи балети классикӣ ворид мешаванд. Ҳолати дар балети классикӣ ҷойдоштаи пойҳо дар гимнастикаи бадеӣ низ истифода мегардад, аммо дар ин ҷо зарурат ба чаппатобдиҳии пой нест. Аз духтароне, ки чаппагардонии пойҳояшон табиатан мушкил аст, инро талаб кардан зарур нест, зеро ин ба ҳалалёбии қомат оварда мерасонад.

Ба духтарон се ҳолати пой тавсия дода мешавад:

Ҳолати 1-ум: пошнаҳо якҷоя, нӯги пойҳо ба ду тараф кушода шудаанд.

Ҳолати 2-ум: пойҳо ба дарозии кафи пой аз ҳам чудо, нӯги пойҳо ба ду тараф кушода шудаанд.

Ҳолати 3-юм: пошнаи як кафи пой ба байни кафи пойи дигар ҷафсӣ, нӯги пойҳо ба ду тараф кушодаанд.

Вақте ки варзишгар дар ин ҳолатҳо меистад, бояд пойҳоро рост, мушакҳои суринро таранг, тахтапуштро рост нигоҳ дошта, шикамро ба дарун қашида, вазни баданро ба ҳар ду кафи пой тақсим намуда, ба ангуштони пой такя қунад.

Машқҳои маҳсус

1. Комбинатсияҳои бадеӣ бо ашё ва бе ашё (бо ҳисоб ва оҳанги мусиқӣ), қадамзани ҳархела, ҷаҳишҳо.

2. Омӯзиши пойро баланд бардошта қадам задан, қадамзани тез, тез давидан, «ғелон-ғелон» қадам партофтан ва «ғелон-ғелон» давидан. Омӯзиши қадамзани тағиирёбанда (қадамзани дугонаи ғечанд), қадамзани рақси «полка», вале ҷаҳишҳо, гардишҳо (тобхӯрӣ, ҷарҳанӣ), машқ бо ашё ва бе ашё.

Машқҳои гимнастикаи бадеӣ


Қадамзаний – намудҳои гуногуни ҳаракат.

Қадамзаниҳо аз ҳам фарқ мекунанд: қадами одӣ, қадамзаний бо нӯги пой, аз нӯги пой, «ғелон-ғелон», қадам задан бо кунчи тез, баланд, васеъ, нарм, китфро пеш бароварда қадам ниҳодан, қадамзани ёзанда, лағжанда, иловагӣ, тағиирёбанда, қадами «сегона», қадамзани «сегона» ба як тараф (ҳамном ва гуногунном), валси васеи «сегона», қадамзани васеи «валсӣ», чорхез задан дар як чой, қадамзани сегона, қадамзани дугонаи ғечанд ва гайра.

Дав – давидани нарм (оҳиста), одӣ, ёзанда, тез, васеъ, давидан бо қадамҳои «сегона», китфҳоро пеш бароварда давидан, давидан «бо кунчи тез» ва гайра.

Тобхӯрӣ – дар як чой истода тоб хӯрдан (ҳамном ва гуногунном), пойро «чиллик» кардан, афшонда қадам пар-

тофтан (ҳамном ва гуногунном), қадампартой бо алвончи давродавр (даврӣ), морпеч, бо нӯги пой, баробарвазн истода қадам партофтан ва гайра.



Расми 24

Чаҳидан – рост, ба пушт хам хӯрда чаҳидан (расми 24, а), хам хӯрда боло чаҳидан (расми 24, б), қадампартой, қадампартоии «дутой», қадампартой баробари тобхӯрӣ, қадампартой ҳангоми сарро ба қафаси сина хам кардан (расми 24, в), чахиши кушод бо тарзи шпагат (расми 24, г), Шпагат, нимдоира ё доиравӣ (расми 24, г), чахиши «ғечида» (ёзида) бо ҳаракат ба пеш (расми 24, д) ва гайра.

Машқ бе ашё

Назди девор истода, ростии қоматро санҷед. Ба девор (бе зехтахта) пуштнокӣ истед, пошинаи пой, суринҳо, шонаҳо ва сараторонро ба девор ё дар ҷафс кунед. Сарро боло бардоред. Китфҳоро баробар нигоҳ доред, шикамро боло набардоред, озуду ором истед.

Қоматро рост нигоҳ дошта, аз девор чудо шавед ва ростии қоматро нимрӯя истода дар оина санҷед.

1. Дар рӯ ба рӯйи оина дар ҳолати аввала истед. 1-2. Нӯги пой истода, дастҳоро нарму мавзун ба ду тараф партоед, нафас кашед. 3-4. Ҳолати аввала – нафас бароред. Машкро каме хам шуда, сарро болову поин карда, ба ҷо овардан лозим аст.

2. Бо қадаммонии валсӣ ба пеш. Дар ҳолати аввала истед, дастҳо дар миён. Қадам бо пойи рост, нӯги пой ба пеш. Ду қадам бо пойи чап, нӯги пой ба пеш. Се қадам бо пойи рост, нӯги пой ба пеш. Қадамҳои дуюм ва сеюм бо нисфи ангуштони пой гузошта мешаванд. Ин маҷмуи се қадами валсро бо қадами пойи чап ба пеш такрор кунед.

Ҳангоми ичрои машқ китфҳоро боло набардоред, шикамро суст накунед, сутунмуҳарро ба боло рост намуда, қоматро дар ҳолати расо нигоҳ доред, қисми болоии сутунмуҳарро каме ба пеш ҳам кунед.

3. X. а.: баданро ҷарх занонда бо дастҳо бонавбат ба қафо давраҳо қашед.

4. X. а.: дар ҳолати сеюм истед, дастҳо ба ду тараф.


1-4. Мушакҳои байни шонаҳоро таранг қашида, бо шиддат дастҳоро аз оринҷ ҳам намоед ва якҷоя бо ин машқ панҷаи дастро саро дихед, сарро ба тарафи рост гардонед (Расми 25, а), нафас қашед. 5-8. Бо шиддат, гӯё монеаҳоро бартараф мекарда бошед, оринҷҳои дастро ба қафо баред, панҷаи дастҳоро боло бардоред (Расми 25, б). Дастҳоро аз оринҷ рост карда, панҷаҳоро фуроред, сарро рост нигоҳ доред, нафас бароред.

Ҳангоми машқ мушакҳои шикам ва пойҳоро таранг нигоҳ доред, кунҷҳои паси шонаҳоро ба ҳам ҷафс намоед, нафаскаширо қатъ накунед. Мушакҳои дастро таранг накарда, машқро такрор кунед, вали мушакҳои байни шонаҳо бояд таранг қашида шаванд. Дастро мавзуну мавҷнок ҳаму рост кунед; ҳангоми қат кардани даст сарро ба дигар тараф гардонед. Баъди хотимаи машқ дасту китфҳоро ором нигоҳ, доред.

5. Ичрои якҷояи қадамҳои валсӣ бо ҳаракатҳои мавҷмонанди даст ба тарафҳо ва пеш. Машқро мавзун ва зебо анҷом дихед.

6. X. а.: бо нӯги пой истед, даст ба такягоҳ, кафи пойҳоро якҷоя карда, дasti озодро боло бардоред. 1-4. Мушакҳои байни шонаҳоро таранг намуда, оҳиста нишинед,

дастро мавзун бо панчаи ангушти хурдаш сӯйи поён ба пеш кунед (расми 25, в). 5-8. Дасти болобардоштаро ба тарафе монанди камонак чарх занонда поён фуроред. Ҳамин машқро бе такя анчом дихед.



Расми 25

7. Ҳ. а.: дар ҳолати якум истед, дастҳо каме аз оринҷ хам ва қафҳои даст аз дарун ба поён нигаронида шудаанд. 1. Бо пойи чап истода, пойи ростро ба як тараф афшонед, дастро мавзун ба тарафҳо ҳаракат мекунанд, сутунмуҳра аз қисмати сарисинагӣ хам карда мешавад. 2. Пойи чапро қат намуда, пойи ростро аз қафо рӯйи нӯги пой гузоред, баданро бо хамшавӣ ба чап тоб дихед. 3. Ҳамин ҳолатро нигоҳ доред. 4. Ҳолати аввала

8. Ҳ. а.: Ба зону истед. 1-2. Дастворо ба тарзи камонак аз тарафи чапу рост мавзун боло бардоред ва дар ин ҳолат қисмати синагии сутунмуҳраро каме ба қафо хамонда, пуштнокӣ ҳам шавед, пойи ростро нимҳам карда, бо нӯгаш ба пеш партоед. 3-4. Бо пошинаи пойи чап нишаста, баданро ба пеш моил намоед, дастворо мавзун камонак карда, аз тарафҳои чапу рост поён фуроред, дар ҳудуди қисмати синагии сутунмуҳра ба пеш хам шавед. Бо зӯрии ирода мушакҳои байни шонаҳоро сусту таранг кунед. 5-6. Ҳисоби 1-2-ро такрор кунед, пойи ростро ба пойи чап гузоред. 7-8. Ҳолати аввала.

9. X. а.: Ба шикам дароз кашед, дастхоро ба дарозии бадан гузоред. 1-2. Сар, китфҳо ва пойҳоро боло бардоред, (дастхо мавзун ба тарафи чапу рост боло мешаванд), хам шавед. 3-4. Пойҳоро бо дастхо рӯйи фарш фуроред, дар сатҳи қафаси сина ба фарш такя кунед. 5-6. Ба дasti чап такя карда, баданро ба тарафи рони рост тоб дихед, пойҳоро аз зону хам карда, нӯги пойҳоро ба пеш, сарро ба тарафи рост гардонед. 7-8. Ҳолати аввала. Ба пушт аз сатҳи қисмати қафасисинагии сутунмуҳра хам шавед, кунҷҳои поёни шонаҳои китфро каме ба ҳам расонед, гарданро ба китф надароред, сарро ба пеш ва ба боло бардоред.

10. X. а.: Пуштнокӣ хобед, дастхо ба тарафҳо партофта шудаанд. 1-4. Ба дастҳову сар такя намуда, қафаси си-наро боло бардоред, зонуҳоро каме хам карда, боло бардоред, кафи пойҳо дар рӯйи фарш меистанд (расми 26). 5-8. Пойҳоро рост карда рӯйи фарш хобонед. 9-12. Пойҳоро боло бардоред, кунҷ, созед, дастхо – дар паҳлу. 13-16. Ҳолати аввала. Пуштнокӣ хобида 1 дақиқа дам гиред.



Rasmi 26

11. X. а.: 1-2. Бо пойи чапи нимҳам нишаста, пойи ростро, ки аз зону хам шудааст, ба пеш бароред, дастхоро ба пеш партоед, сарро байни дастхо нигоҳ доред (Расми 26, а). 3-4. Ҳамин ҳолатро нигоҳ доред. 5-6. Пойҳоро рост карда, бо пойи рост ба пеш қадам партоед, пойи чапро қафо

кашед, дастхоро ба таври камонак алвонч дихед, ба қафо хам шавед, сарро боло бардоред (расми 26, б). 7-8. Ҳамин ҳолатро нигоҳ доред (бо нүги пой ҳам истодан мумкин аст).

Шиноварӣ

Дар охири асри XIX эълони зеринро хондан мумкин буд: «Шиновариро меомӯзонам. Усулҳои оббозии «сагона», «қурбокқагӣ» – ро дар муҳлати кӯтоҳтарин ёд медиҳам». Дар шароити имрӯза чунин номҳои оббозӣ каме асоиб садо мединанд, vale онҳо дурустанд: одам тарзи шино карданро аз ҳайвонот омӯхтааст. «Брасси замонавӣ» – тарзи такмилёфтари усули оббозии «қурбокқагӣ» – намуди қадимтарини шиноварӣ – мебошад. Ҳангоми ҳафриёти Миср лавҳаи сангине ёфт шуд, ки дар он сурати одами бо усули «брасс» шинокунанда тасвир гашта буд. Вале ба ҳар ҳол тарзи «брасс» суръати баланд надорад ва дар аввалин мусобиқаҳои шиноварӣ бо тарзи озод (вақте ки ҳар кас бо тарзи дилҳоҳаш оббозӣ мекунад) варзишгарон ба ҷойи «брасс» «тречен» – тарзи «кроли» имрӯзаро истифода мебурданд. «Кроли» пас аз «тречен» пайдо- шуда унвони «тезтарин»-ро гирифтааст.

«Крол» вожаи англисӣ буда, маънои «хазидан»-ро додар. Замоне ҳаракати одамон бо ин усул ҳангоми шиноварӣ хазиданро ба ёд меовард. Тарзи шиноварии имрӯзai «крол» бештар ба давидани одамон дар об монанд аст.

Брасс низ намудҳои нав пайдо кард яке аз онҳо «баттерфляй», ки маънояш «шапалак» аст. Ин ном бесабаб пайдо нашудааст: шиновар, ки якбора ду дасташро аз об берун мебарорад, бешубҳа, ба шаҳпараки болзананда монанд аст. Аввалҳо тарафдорони «баттерфляй» тез хаста шуда, дар охири масофа мусобиқаро ба брассчиён мебоҳтанд. Вале «баттерфляй» сайқал ёфт ва ба зудӣ аз «брасс» гузашт. Аз ин рӯ, пас аз олимпиадаи Ҳелсинки (соли 1952) «баттерфляй» ҳамчун намуди мустақили варзиш пазишуфта шуд. «Брасс» дигар ба «баттерфляй» рақобат карда наметавонист. Бо вучуди ин, аз «шапалак» -у «делфин» гузашт.

Ин намуди шиновариро Д. Тумпеки маchor тасодуфан, ҳангоми машқ бо пойҳои баста кашф кард. Шиноварони тарзи «делфин»-ро хуб ёдгирифта натиҷаҳои қариб ба рекордҳои *кроличҳо* баробар нишон медиҳанд. Вале мумкин аст, ки дар ин намуди шиноварӣ ҳам боз навъҳои нав пайдо шаванд, охир истеъдоди ихтироъкории инсон бехудуд аст.

Шиноварӣ ба саломатӣ фоидаи зиёд дорад: мушакҳо-ро пурӯзвват менамояд, муҳимтарин узвҳои дохилии бадан –дилу шушро мустаҳкам мекунад. Фарқи ҳарорати дохили об ва берунӣ бадани инсонро обутоб медиҳад, қобилияти идораи ҳарорати баданро зиёд мекунад. Доностани шиноварӣ одамро аз бисёр ҳодисаҳои ноҳуш дар об начот медиҳад. Ҳамаи хонандагони мактабҳо бояд шиновариро омӯзанд. Ақидаи дар Юнони қадим мавҷудбуда имрӯз ҳам замонавист: он касе, ки хондану шино карданро наметавонист, одами бесавод ҳисоб мешавад.

Ҳангоми ёд додани шиноварӣ машқҳои ҷисмонии умумӣ истифода бурда мешаванд: машқҳо барои одаткунӣ ба об; бозихо ва ҷаҳидан ба об; машқҳо барои омӯхтани маҳорати шиноварӣ.

Пеш аз он ки ба шиноварӣ машғул шавед, аввал аз духтур маслиҳат пурсед ва иҷозат гиред.

Ба шиноварӣ яқуним соат пеш аз ҳӯрокхӯрӣ (наҳорӣ, пешин ва шом) ва 1,5 – 2 соат пас аз ҳӯрокхӯрӣ иҷозат дода мешавад.

Муҳлати дар об истодан тадриҷан зиёд карда мешавад. Аввал аз 3-5 дақиқа оғоз бояд кард. То ба ларзиш омадани бадан ва дардикардани сар оббозӣ кардан мумкин нест.

Қоидаҳои рафткор ҳангоми машқ дар об:

1. Ба об бо сар ҷаҳидан ва гӯта заданманъ аст.
2. Ба об гармогарм ва бо бадани арақшор (баъди давидан ва бозихои варзишӣ, қабули хамноми офтобӣ) даромадан манъ аст.

3. Ҳамаи машқҳои барои шиноварӣ зарурро дар соҳил ё дар майдонҷаи маҳсус ҷудошуда иҷро кардан лозим аст.

4. Фарёдҳои бардуруғи ёриталабӣ («Ёрӣ дихед!», «Фарӯ мешавам!» ва гайра) манъ аст.

5. Ҳамин ки дар бадан ларзаро ҳис кардед, зуд аз об бароед, бо сачоқ баданро саҳт молида хушк кунед ва либоси хушк пӯшед, то ки гарм шавед.


Офтоб ҳаво ва об – дӯстони беҳтарини мо!



Усули шиноварии крол бо сари сина (расми 27). Ҳолати бадан ҳангоми шиноварӣ бо усули крол бо сари сина бояд уфуқӣ ва рӯйӣ даруни об бошад. Пойҳо озодона дароз карда шуда (бе ҷараҳсондани зиёди об), зуд-зуд болову поён рафта, бонавбат ҳаракат кунанд. Ҳангоми ҳаракат ба поён пойҳо бояд каме аз зону қат ва ҳангоми ҳаракат ба боло рост бошанд. Барои он ки ҳаракати пойҳоро хубтар ёд гиред, бо даст аз таҳтае дошта, танҳо пойзадан лозим аст.

Дастҳо бо навбат аз об мебароянд ва ба пеш «бел» мезананд. Ҳангоми дар ҳаво будан дастҳо аз оринҷ, ки аз даст бояд боло бошад, каме ҳам мешаванд. Дастҳо ба об бе овози дурушт фурӯ мераванд. Дар об ҳаракати дастҳо батадриҷ суръат мегирад ва дар байни «белзани» суръати

ҳаракат зиёдтар мешавад. Ангуштони панчаҳо дар вақти шиноварӣ барои ҳар чӣ зиёдтар об гирифтан каме хам мешаванд.




Расми 27

Даст баъди анҷоми белзани нарм аз оринҷ то шона аз об мебарояд, баъд ба тарафе тоб ҳӯрда, боз ба об фурӯ меравад. Бо ин маҷмуи ҳаракатҳо ба охир мерасад ва ҳамааш боз аз сари нав оғоз меёбад. Маҷмуи ҳаракатҳо ҳамон вақт фоиданок ҳисобида мешавад, ки ба панҷ зарбаи пойҳо ду ҳаракати пурраи дастҳо рост ояд.

Ҳангоми шиноварӣ бо усули *крол рӯй* даруни об мебошад. Барои нафаскашӣ сарро тавре тоб додан лозим аст, ки даҳон аз об берун барояд. Баъзе шиноварон сарро ба ду тараф тоб дода нафас мекашанд. Ҳангоми сарро ба даруни об гардондан нафас бароварда мешавад.


Усули шиноварии *крол бо пушт* (расми 28). Ҳангоми тарзи шиноварӣ низ пойҳо, ба мисли шиноварии крол бо сари сина, ба об аз поён ба боло сарборӣ оварда, ҳаракат мекунанд. Дастҳо озод ба берун ба ду тарафҳо мебароянд ва нарм, каме васеътар аз китф, ба об медароянд.



Расми 28

Нафаскашың ҳангоми шиноварии крол бо пушт вақти «белзаний» бо як даст тавассути даҳон анчом мёбад, аммо нафасбарорӣ ба воситай бинӣ – вақти белзаний бо дasti дигар.

Усули шиноварии брасс (Расми 29)



Расми 29

Холати бадан ҳангоми шиноварии брасс уфуқӣ буда, шиновар дар об қариб бо синааш дароз мекашад, дастҳо

ба пеш партофта шудаанд, панчаи дастҳо бо ҳам пайванд, оринҷҳо ба поён. Пойҳо дароз ва ба ҳам ҷафс карда мешаванд. Ин ҳолатро метавон баъди аз канори ҳавз ё қаъри обанбор ҷаҳидан, ҳамчун ҳолати аввала ба назар гирифт.

Дар ин ҳолат панҷаҳо бо қафҳо беруни об мебароянд, дастҳо ба «белзаний» шуруъ менамоянд, дар вақти «белзаний» дастҳо ба тарафҳо ва каме «ҷуқурттар» ҳаракат меқунанд.

Дар охири «белзаний» дастҳо аз банди оринҷ ҳам мешаванд, оринҷҳо – ба поён ҳам меҳӯранд, панҷаи дастҳо каме ба ҳам наздик мешаванд ва дастҳо ба ҳолати аввала меоянд. Пойҳо ба белзаний омода гашта, аз зону ва мушикҳои рону кос ҳам мешаванд. Сипас каф ва соқи пой аз ҳамдигар ба ду тараф чудо мешаванд ва дар лаҳзаи рост шудани даст пойҳо белзаний босуръатро ба поён ва ба сӯйи ҳамдигар ичро менамоянд. Баъди ин шиновар ба ҳолати аввала баргашта, ба белзаний навбатӣ омода меғардад.


Нафаскашӣ ба воситаи даҳон – дар оғози «белзаний», аммо нафасбарорӣ дар лаҳзаҳои дигари ҳаракат ичро мешавад.

Машқҳои тайёрӣ (расми 30)

1. Ҷаҳишҳо аз об ва нафаскашии шиновар. То сари сина дар дохили об рӯй ба тарафи омӯзгор ё рариқ истода, аз дasti ҳамдигар доред. Нафаси ҷуқур кашида рӯятонро ба об дароред. Бо ҳисоби «1=2=3» ба пошнаи пой нигаред ва оҳиста дар об бо даҳону бинӣ нафас бароред. Бо ҳисоби «4» нафасбарориро тамом карда, бо такони саҳт аз таги ҳавз то ҳадди имкон аз об боло ҷаҳед. Инро 3 маҷориба такрор кунед. Баъд ин машқро шарики шумо ичро мекунад.

2. Қаровулак ва акрабак. Дар паҳлуи шарикатон дар об то сари сина истода, ҷуқур нафас кашед, нафасро ни-

гоҳ дошта, «ғунча» шуда, бо сар ба қаъри ҳавз фурӯ ра-вед. Худи об шуморо аз қаъри ҳавз боло мебардорад ва шумо мисли «қаровулак» рӯйи об мебароед. 2-3 сония дар ҳамин ҳолат истед, баъд оҳиста нафасро ба об сар дода, рост шавед ва пойҳоро ба қаъри ҳавз монда, қоматро рост кунед. Ин машқро 5 маротиба ичро кунед.



Расми 30

Барои мураккабтар намудани ин машқ байди ба мисли «қаровулак» рӯйи об баромадан зуд рост шавед ва ҳолати «ақрабак»-ро гирифта, дасту пойҳои росткардаро ба ҳам пайвандед. Нафасро ба об сар дода, бо пой дар қаъри ҳавз рост истед. Бо шарикатон ин машқро 6-8 маротиба ичро кунед.

Ҳангоми аз ҳолати «қаровулак» ба «ақрабак» гузаштан шарикатон метавонад бадани шуморо аз зери шикам бо дасти чап дошта, бо дасти рост барои рост кардан пойҳо ба шумо ёрӣ расонад.

Ҳангоми аз «қаровулак» ба «ақрабак» гузаштан баробарвазнй аҳаммияти муҳим дорад, ки он аз ҳолати сар во-баста аст: сарро пеш хам намоед – пойҳо аз об мебароянд, ба пас хам кунед – пойҳо зери об мераванд.

3. Ҳаракати мунтазами пойҳо дар ҳолати уғуқӣ. Аввал машқ дар хушкӣ гузаронида мешавад. Ба курсӣ ё ғӯлаҷӯб нишаста, каме худро қафо партоед ва ба дастҳо такя на-муда, пойҳоро болову поён кунед. Ҳаракатҳо бояд озод ва сабук бошанд. Машқро дар ду қисм 2-дақиқагӣ ичро кунед. Ин машқро ба шикам хобида, ичро кардан хам мумкин аст. Сипас ин машқҳоро дар ҳавзи пастоб ичро намоед. Ба об даромада, рӯй тарафи соҳил, бо даст ба таги ҳавз такя намуда, рӯйнокӣ ба об дароз кашед. Манаҳ бояд аз об берун бошад, пойҳо бояд дароз партофта шаванд, мушакҳои пой набояд таранг набошанд, нӯги пойҳо ба пеш партофта ва бояд каме ба дарун хам шаванд. Бо зӯрии мушакҳои рон пойҳоро болову поён ҳаракат дихед.

Вақте ки ин машқҳоро омӯхтед, тарзи ичрои онҳоро бо нафаскашӣ мутобиқ созед. Баъди каме пеш рафт рӯйро ба об ғӯтонда нафас бароред ва боз ду «қадам» зада, сар бардошта нафас бароред. Ин машқро наврасон бояд зери назорати калонсолон анҷом диханд.

4. Ҳаракат бо пойҳо бо тарзи крол барои ҳаракатқунӣ ба пеш рафтан. Рӯйнокӣ ба об «дароз» кашед. Шарикатон аз дастҳои шумо дошта, пуштнокӣ ҳаракат меқунад ва шуморо бо худ мекашад. Шумо бошед, пойҳоро боло-ву поён меқунед. Давомёбии машқ – 1 дақиқа. Машқро 2-3 маротиба такрор намоед ва бо шарикатон ҷойҳоро иваз кунед.

5. Дар об «дароз» қашидан. Дар об то сари сина рост истед. Шарикатон аз пахлу меистад. Нафас кашед ва онро ни-гоҳ доред, дастҳоро ба тарафҳо равона карда, пойҳоро боло бардоред ва пуштнокӣ дароз кашед. Шарикатон шуморо аз миён дошта барои дар рӯйи об истодан ёрӣ мерасонад. На-фаскашии озод. Бо шарикатон ҷой иваз карда, ин машқро

10 маротиба (5 маротиба – бо ёрӣ, 5 маротиба – танҳо) ичро намоед.

Сарро гоҳ ба пеш, гоҳ ба қафо ҳам карда, фахмед, ки дар қадом ҳолат баробарвазниро нигоҳ доштан осонтар аст. Ин машкро баъди омӯхтган мураккаб карда метавонед. Саҳт бо пой аз таги ҳавз тела ҳӯрда, болои об бароед. Ба пушт хобида нафасро нигоҳ доред, дастҳоро боло бардоред ва ҳамон лаҳза бо пойҳо, мисли шиноварии *крол* ҳаракат кунед. Баъди 7-8 сония зуд нафас бароварда, бо идомаи кори пойҳо нафасро нигоҳ доред.

6. Дар рӯйи об «ғецидан». Ин тарзи машқ ба шиноварии мустақил мусоидат менамояд. Барои ичрои он аввал бо пой саҳт тела дода, ба тарзи уфуқӣ нигоҳ доштани баданро ёд гирифтанд лозим аст. Дар рӯйи об «ғецидан» – ро дар ҳолатҳои гуногуни дастҳо, ки баданро дар рӯйи об дар ҳолати мувозанат (баробарвазнӣ) ва ба таври уфуқӣ нигоҳ медоранд, ичро кардан мумкин аст. Сар ҳангоми пурра рӯйи об «ғецидан» бояд дар доҳили об бошад, бадан рост нигоҳ дошта шавад, дастҳо ва пойҳо рост ва бо ҳамдигар якҷоя бошанд. Дар рӯйи об то пурра истодан ғецидан даркор аст.


Оғоз

Дар намуди варзиши шиноварӣ оғози машқ ё мусобиқа аҳаммияти ҷиддӣ дорад, зеро натиҷае, ки шиновар нишон медиҳад ба он низ вобаста аст. Ҳангоми шиноварӣ бо тарзи крол, брасс, баттерфляй мусобиқа аз болои курсича, ҳангоми шино бо пушт аз даруни об сар мешавад.

Барои варзишгарони навмашқ ду намуди оғозро пешниҳод мекунем:


1. Дар канори соҳил нишаста, бо пойҳо ба канор такя намуда, дастҳоро боло бардоред, панҷаи дастҳоро ба ҳам пайваста, сарро байни дастҳо гиред ва худро ба об пар-

тоед. Дар ин холат то қадри имкон ба об хам шавед ва бо пойҳо баданро саҳт ба пеш тела дижед (расми 31).




Расми 31

2. Дар канори соҳил рост истед, дастҳоро боло бардорд, кафи дастҳоро ба ҳам пайваста, сарро байни дастҳо нигоҳ доред. Пойҳоро аз зону хам намуда, нимнишаст кунед ва бо пойҳо тела ҳӯрда ба об чаҳед (Расми 32).




Расми 32

Оғоз аз курсича (расми 33). Дар канори сакку (курсича) рост истед, бо кафи пой дар канори он устувор истода, пойҳоро аз зону хам карда, холати ҷаҳиданро гиред. Бо ҳуштаки мураббӣ (шарик) ба об ҷаҳед.



Расми 33

Оғоз аз дохили об (Расми 34). Ба об дароед, то чойи оғозёбии шиноварй расида, ба девори ҳавз рӯ ба рӯ истода, аз дастакҳои маҳсуси канори ҳавз доред. Сипас, кафи пойҳоро баробари пахнии китфҳо, мувозӣ (паралел) ба яқдигар ба девори ҳавз расонед ва пойҳоро тавре гузоред, ки ангуштҳояшон аз об берун нашаванд.




Расми 34

Бо дасту пой аз канори ҳавз тела хӯрда, пойҳоро ба таври фаъол рост кунед. Дар лаҳзаи телаҳӯрӣ дастҳоро болои сар гиред ва ба ҳам пайвандед; сар ба қафо майл дорад, пойҳо рост ва якҷоя мешаванд.

Тобхӯрӣ. Ҳар шиновар бояд тоб хӯрда тавонад. Дуруст ичро кардани тобхӯриҳо ба шиновар имкон медиҳад,

ки бо низоми муайян ҳаракати пеш аз тобхӯриро идома бахшад, қувваро сарфа намояд ва вакти ба марра расиданро тезонад.

Бинобар ин, барои тоб хӯрдан бояд то девори ҳавз шино карда, нафаси чуқур кашед ва деворро дар сатҳи об бо дasti рост (чап) дошта, сарро зери об фурӯ кунед, сипас якбора пойҳоро ҳам карда, дар зери об тоб хӯред. Ҳамзамон бо тоб хӯрдан, кафи пойҳоро ба девори ҳавз чафс намоед, сарро аз об набардоред ва бо пойҳо аз девор саҳт такон хӯрда бо қувваи зиёд аз девор қанда шудан, лозим аст, то ба пеш шино кардан роҳат бошад (расми 35).



Расми 35

БОЗИҲО: «Ғаввосҳо», «Кӣ тезтар?», «Кӣ дуртар мечаяд?», «Нафасро нигоҳ доред!».

Тестҳои намунавии санҷиш (барои аъзои маҳфили шиноварӣ)

Чадвали 3

Баҳо	Аъло	Хуб	Қаноат-баҳш
Машқҳо			
Шиноварӣ ба масофаи 100 м бо тарзи дилҳоҳ (дак. сон).	Бо усули дурусти варзишӣ	Дар усул баъзе ҳатоҳо дида мешаванд	Бо тарзи озод

Шиноварӣ ба масофаи 50 м бо тарзи озод (дақ. сон).			
Бачаҳо	1.05	1.06 – 1.14	1.15
Духтарон	1.15	1.16 – 1.29	1.30
Кашондани асбобҳои сабуки дар рӯйи об шинокунанда (тахта, кура, ғӯлаҷӯб ва ф.)	17	16 – 11	10

§ 7. МАШГУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА

Ҳангоми машғулиятҳои мустақилона чӣ гуна ба организми шумо таъсир расондани онҳоро донистан ва дар ин асос таъсирашонро ифода кардан зарур аст.

Ба саломатии худ аз рӯйи нишондиҳандаҳои субъективию объективӣ назорат бурдан мумкин мебошад.

Нишондиҳандаҳои субъективӣ инҳоянд: ҳолат, хоб, иштиҳо, рӯхия. Агар пас аз машқҳои ҷисмонӣ худро бардаму болидарӯҳ ҳис кунед ва ҳоҳиши идомаи машқ дошта бошед, пас ин аломати мусбат аст. Он нишон медиҳад, ки организм аз уҳдаи сарбориҳои ҷисмонӣ мебарояд ва онҳоро тадриҷан зиёд кардан мумкин аст. Агар баъди машқҳои ҷисмонӣ рӯхия бад ва хоб ноором шавад, инчунин ҳастагию сустӣ пайдо гардад, пас сарборӣ бароятон зурӣ кард ва онро камтар кунед.

Аҳвол хуб, миёна ва ё бад мешавад. Ҳангоми аҳволи бад ҳусусияти эҳсосоти ғайримуқарарӣ қайд мегардад.

Ҳангоми ҳудназоратсозии хоб давомнокӣ ва саҳт бурдани он, ҳалалёбии хоб (хоббарии душвор, хоби ноором, бехобӣ, аз хоб сер нашудан ва ф.) қайд карда мешавад.

Иштиҳо хуб, миёна ё бад мешавад. Ҳар гуна халали ҳолати саломатӣ ба иштиҳо таъсир мекунад.

Рӯҳия метавонад хуб, миёна ва бад бошад. Ба ҳоҳиши машқ кардан бо нишондиҳандаҳое чун «ҳаёт», «каме» ва «нест» баҳо додан мумкин аст.

Кобилияти корӣ дар баҳодиҳӣ чун «баланд», «муътадил», «ҳаст» ифода меёбад.

Эҳсоси дард (дар мушакҳо, паҳлуи рост ё чап, атрофи дил, дарди сар) ҳангоми вайронкунии речай рӯз, хастагии умумии организм, сарбориҳои беҳад зиёди ҷисмонӣ ва ғайра пайдо шуда метавонад. Дард дар мушакҳо метавонад дар марҳилаи аввали машқҳо пайдо шавад, баъдтар он аз байн меравад.

Нишондиҳандаҳои объективӣ инҳоянд: суръати қашишҳӯрии дил (СКД). Ҳаҷми ҳаётии шуш (ХҲШ).

Хотиррасон месозем, ки набзро бо ҷандин тарз ҳисоб кардан мумкин аст: бо се ангушт дар банди даст, бо сарангушт ва ангушти ишоратӣ дар гардан, бо нӯги ангуштҳо дар ҷакаи сар, бо кафи даст дар руи сина. Набз-ро одатан бо ёрии сонияшумор ё акрабаки сонижагарди соат тӯли 10 сония ҳисоб мекунанд ва миқдори ҳосилшударо ба 6 зарб мезананд (миқдори зарб баробар ба 1 дақиқа ҳосил мешавад). Машқҳои ҷисмонӣ суръати набзро метезонанд. Ҳар қадар сарборӣ зиёд гардад, ҳамон қадар он тез мешавад. Дар ҳолати ором суръати набз 70-80 зарб/дақ мебошад. Вақти иҷрои машқи сабуки ҷисмонӣ суръати набз ба 100-120 зарб/дақ., сарбории миёна ба 130-150, сарбории баланд – то 180 ва сарбории бисёр баланд то 200 зарб/дақ. мерасад.

Барои ҳудназораткуни хонандагоне, ки дар маҳфилҳои варзишӣ машқ мекунанд, аз пурсишномаи (тестӣ) зонуқат нишастан истифода бурда метавонанд. Аввал набз вақти нишаст, дар ҳолати беҳаракатӣ санҷида мешавад. Баъд 20 маротиба тез (як маротиба дар як сония) нишаста мехезанд.

Бори дигар набз санчида мешавад. Агар он пас аз 3 дақиқа ба мөъёр баргардад, барқароршавӣ хуб ҳисобида мешавад.

Пас аз 4-5 дақиқа - қаноатбахш, баъди 6 дақиқа - гайриқаноатбахш.

Воситаи муҳимми худназораткунӣ ҳачми ҳаётии шуш мебошад. Онро бо ёрии асбоби маҳсус – *стирометр* санчида, дараҷаи инкишофи шушро муайян кардан мумкин аст.

Дар шароити хона микдори нафасгириро дар 1 дақиқа ҳисоб кардан душворӣ надорад. Барои ин суръати нафасгирий (нафаскашӣ, нафасбарорӣ)-ро ҳисоб меқунанд. Он ба ҳисоби миёна 12-16 маротиба дар як дақиқаро ташкил медиҳад.

Ҳангоми сарбории чисмонӣ вобаста ба дараҷаи он нафасгирӣи хонандагон тез мешавад. Агар сарборӣ миёна бошад, суръати нафасгирий – 18-20 маротиба дар як дақиқа, агар сарборӣ хеле зиёд бошад, 20-30 маротиба дар як дақиқа мешавад.

Санчиши боздоштани нафасро гузарондан мумкин аст. 40-90 сония боздоштани нафас баъди нафасгирий, 40-60 сония баъди нафасбарорӣ нишондиҳандай мұтадил ҳисоб меёбад.

Дар вакти худназоратсозӣ маълумоти антропологии худ: қад ва вазни чусса, даври қафаси сина дар ҳолати оромӣ, вакти нафаскашӣ ва нафасбарорӣ, инчунин даври гардан, миён, китф, рон, соқи пойро бояд доност. Онхоро мустақилона, бо ёрии волидон ё дўстон чен кардан мумкин аст. Барои ченкунӣ тасмаи муқаррарии сантиметрӣ ва тарозуи фаршӣ истифода мегардад. (Маълумоти худро бо нишондиҳандаҳои ҷадвали 4 муқоиса қунед).

Рӯзномаи намунавии худназоратсозӣ

Ному насаб _____

Санавасолитаваллуд_____

Рӯзнома оғоз кардашуд_____

(сана ва сол)

Чадвали 4.

Нишондиҳандаҳо	Сана					
I. Инишифи чисмонӣ						
қад, см						
Вазни чусса, кг						
Даври қафаси сина, см						
Вақти беҳаракатӣ						
Вақти нафаскашӣ						
Вақти нафасбарорӣ						
Даври гардан, см						
Даври миён, см						
Китф (бисенс)						
Даври рон						
Соқи пой (мушаки соқи пой)						
Набз (СКД), зарб/дақ.						
Дар ҳолати беҳаракатӣ						
Баъди сарборӣ (20 нишастухез)						
Нафасгириӣ, нафаскашӣ дар 320 сон						
Боздошти нафас, сон.						
ХҲШ. л						

Сарбории хун, мм, сут. симоб							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Кувваи даст, кг							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Омодагии чисмонӣ

Худро боло бардоштан, (маротиба)							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Хамшавӣ ба пеш, чандирӣ							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Бардоштани бадан дар 3 сон. (маротиба)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Дароз кашида бардоштани пойҳо дар 20 с, (маротиба)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Чаҳидан бо частак(чаҳҷаҳак) дар 1 дақ. (маротиба)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Давидан ба 30 м, сон.							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Кросс ба 1000 м, дақ. сон.							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Шиноварӣ ба 12-100 м, дақ. сон.							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

III. Аҳвол

Хоб							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Иштиҳо							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Рухия							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Хоҳиши машққунӣ							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Қобилияти корӣ							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Дард дар мушакҳо							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Эзоҳ. Нишондиҳандаҳои ҳолати саломати мухтасар навишта мешаванд: А – аъло, Х – хуб, М – миёна, Б – бад, ҲҲШ – ҳаҷми ҳаётии шуш, СХ – сарбории хун.

Барои ҳамеша чисман пуркуват будан, ба рақиби худ муқобилият кардан ҳолати хуби варзишӣ доштан зарур аст. Барои машғулияты мустақилона мо ба шумо супоришиҳои зеринро тавсия медиҳем. Онҳоро муттасил бояд ба ҷо овард. Мустақилона сарборӣ, миқдори такрори машқҳо, суръат ва вақти гузарондани онҳоро танзим на-моед.

Синфӣ VII Намудҳои машғулияти мустақилона

Ҷадвали 5.

Намуди машғулият	Миқдори хафтаини машғулиятыҳо	
	писарон	духтарон
Ичрои гимнастикаи сахарӣ	ҳар рӯз	ҳар рӯз
1. Дав (км)	20 - 21	19 - 20
2. Худбардорӣ дар турники баланд (маротиба)	55-65	
3. Худбардорӣ дар турники паст (маротиба)	65 - 90	60 - 85
4. Қат ва рост кардани даст дар такяи варзишӣ (маротиба)	70 - 90	60 - 75
5. Машқ бо ҷастак (маротиба)	1200 - 1210	1115 - 1310
6. Машқ барои инкишофи чандирияти (маротиба)	115 - 135	110 - 130

7. Машқ бо түб (маротиба)	20 - 35	15 - 20
8. Машқ бо чанбарак, ҳалқа ва лента (соат)	1.40	2.5
9. Машқ бо гантелҳо, штанга, акробатика (соат)	4	2
10. Машқ дар асбобҳои варзишӣ (соат)	15 с. 30 дақ.	12
11. Машқҳо барои қомати мавзун, нафаскашӣ, ракс, мавзунии ҳаракатҳо (ритмика), унсурҳои якҳарба (соат)	17	21
12. Иштирок дар машғулиятҳои маҳфили варзиш (маротиба)	2-3	
13. Иштирок дар саёҳатҳои варзишӣ, экскурсияҳо (маротиба)	1-2 маротиба	
14. Табобати рефлекторӣ	ҳангоми нотобӣ	
15. Худмасҳкунӣ	ҳангоми рагкашӣ, зарбхӯрӣ, баромадани даст ё пой ва f.	

Талабот аз хонандагон

Донистани сарбории мұтадил барои синну чинси худ. Доштани рўзномаи худсанҷӣ, донистани қад, вазн, даври қафаси синаи худ. Назорати омодагии чисмонии худ. Олимпиада – дирӯз ва имрӯзи он.

Меъёрҳои таълимӣ

Ҷадвали 6

Машқҳои санчишӣ	Меъёрҳо					
	Писарон			Духтарон		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Давидан, 60 м (сон.)	9.6	10.2	11.0	10	10.4	11.2
Ҷаҳидан ба дарозӣ (м, см)	3.60	3.30	2.90	3.20	3.00	2.40
Ҷаҳидан ба баландӣ (м, см)	1.20	1.10	1.00	1.10	1.00	0.90
Партофтани тӯби 150 – грамма (м, см)	37	30	25	24	19	16
	7	6	5	-	-	-
Бардоштани бадан дар 30 сон. аз холати ба пушт дароз кашида, дастҳо паси сар (маротиба)	20	19	17	18	16	15
Кросс, 1 км (дақ., сон)	4.20	4.30	4.40	5.00	5.10	5.20
Кросс, 2 км	Бе ҳисоби вақт					
Шиноварӣ (м.)	50	40	25	50	30	25
Шиноварӣ (дақ, сон)	0,50	бe ҳисоби вақт		1.07	бe ҳисоби вақт	

Синфи VIII
Намудҳои машғулияти мустақилона

Чадвали 7

Намуди машғулият	Микдори ҳафтаинай машғулият	
	писарон	духтарон
Ичрои гимнастикаи сахарӣ	ҳар рӯз	ҳар рӯз
1. Дав (км)	21-25	13-20
2. Хабардорӣ дар турники баланд (маротиба)	60-70	-
3. Хабардорӣ дар турники паст (маротиба)	70-95	65-90
4. Хам ва рост кардани даст дар такя (маротиба)	75-95	65-80
5. Машқ бо частак (маротиба)	1210-1215	1120-1320
6. Машқ барои инкишофи чандият	120-140	115-135
7. Машқ бо тӯб (маротиба)	25-40	20-25
8. Машқ бо чанбарак, ҳалқаҳо (соат)	1.45	3
9. Машқ бо гантелҳо, эспандер, штанга (соат)	4	2
10. Машқ дар асбобҳои варзишӣ ё тренажёрҳо (соат)	16	8
11. Машқҳо барои қомати мавзун, нафаскашӣ, ракс, мавзунии харакатҳо, унсурҳои якҳарба (соат)	18	22
12. Иштирок дар машғулиятҳои маҳфили варзишӣ (маротиба)		2-3
13. Иштирок дар саёҳатҳои варзишӣ, экспурсия (маротиба)		1-2

14. Табобати рефлекторӣ (рефлексотерапия)	Ҳангоми нотобӣ
15. Худмасҳкуний	Ҳангоми рагкашӣ, зарбхӯрӣ, баромада- ни даст ё пой ва ғ.

Талабот аз хонандагон

Дар машғулиятҳои мустақилона истифода бурда тавонистани донишу малакаи дар дарсҳо андӯхта шуда. Ичро кардани меъёрҳои таълимӣ. Ҳудназораткуний. Бозиҳои олимпӣ. Набзсанҷӣ. Тахминҳои олимпӣ.

Меъёрҳои таълимӣ

Чадвали 7

Машқҳои санчишиӣ	Меъёрҳо					
	писарон			духтарон		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Давидан 60 м. (сон)	9.4	9.8	10.6	9.8	10.4	10.8
Чаҳидан ба дарозӣ (м, см)	4.00	3.50	3.10	3.40	3.10	2.60
Чаҳидан ба баландӣ (м, см)	1.25	1.15	1.05	1.10	1.05	0.95
Партофтани тӯби 150-граммма (м, см)	38	35	28	25	21	18
Дар турники баланд бо даст ё пой оvezон шуда худро ба боло кашидан	8	7	5			

Бардоштани бадан ба муддати 30 сон. аз ҳолати пуштнокӣ дароз кашидан, дастҳо паси сар (мароти- ба)	21	20	18	19	18	16
Кросс 1 км (дак., сон)	4.10	4.20	4.30	4.50	5.00	5.10
Кросс 2 км	Бе ҳисоби вақт					
Шиноварӣ (м)	50	30	25	50	25	15
Шиноварӣ бо ҳисоби вақт (дак;,, сон)	0.47	бе ҳисоби вақт	1,06	бе ҳисоби вақт		

Синфи IX Намудҳои машғулияти мустақилона

Ҷадвали 9

Намуди машғулият	Микдори ҳафтаиниашни машғулият	
	писарон	духтарон
Ичрои гимнастикаи субҳӣ		
1. Дав (км)	22-28	21 -24.
2. Худкашӣ дар турники баланд (маротиба)	65-75	
3. Худкашӣ дар турники паст (маротиба)	75-100	67-95
4. Хам ва рост кардани даст дар такя (маротиба)	800-1000	70-85

5. Машқ бо частак (маротиба)	1215-1220	1125-1325
6. Машқ барои инкишофи чандирият (маротиба)	125-145	120-140
7. Машқ бо тӯб (маротиба)	26-41	21-46
8. Машқ бо чанбарақ, ҳалқаҳо (соат)	1.50	3.30
9. Машқ бо гантелҳо, эспандер, штанга (соат)	4.5	2
10. Машқ дар асбобҳои машқи варзишӣ (соат)	2.5	2
11. Бардоштани тан ба муддати 30 сон – аз ҳолати дарозкашии пуштнокӣ (дастҳо дар паси сар) (маротиба)	120-125	90-100
12. Машқҳо барои қомати мавзун, нафаскашӣ, рақс, мавзунии ҳаракатҳо унсурҳои якҳарба (соат)		
13. Машқ барои ташаккули қомат, нафаскашӣ, рақсҳо, мавзунӣ, ҷузъҳои якҳарба (маротиба)	19	23

14. Иштирок дар машгулиятҳои маҳфили варзиш (маротиба)	2-3	
14. Иштирок дар саёҳатҳои варзишӣ, экспкурсияҳо, (маротиба)	1-2	
15. Табобати рефлекторӣ (рефлексотерапия)	Ҳангоми нотобӣ	
16. Худмасҳкунӣ	Ҳангоми рагкашӣ, зарбхӯрӣ, баромадани даст ё пой ва ғ.	

Талабот аз хонандагон

Дар машгулиятҳои мустақилона истифода бурда тавонистани донишу малакаи дар дарсҳо андӯхта. Ичро кардани меъёрҳои таълимӣ. Бозихо дар Юнони қадим. Чемпионҳои олимпии Тоҷикистон.

Меъёрҳои таълимӣ

Чадвали 10

Машқҳои санчишӣ	Меъёрҳо					
	Писарон			Духтарон		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Дав ба 60 м (сон.)	9.0	9.4	10.2	9.8	10.2	10.6

Чаҳидан ба дарозӣ (м.– см)	4.10	3.60	3.30	3.50	3.20	2.70
Чаҳидан ба баландӣ (м, см)	1.25	1.20	1.10	1.10	1.05	0.90
Партофтани тӯби 150-грамм ма (м, см)	40	38	31	26	22	17
Дар турники баланд бо даст ё пой овезон шуда худро боло кашидан	10	8	6	-	-	-
Бардоштани бадан дар 30 сон. аз ҳолати пуштнокӣ дарозкашӣ, (маротиба)	22	21	19	20	19	17
Кросс, 1 км (дақ., сон)	4.00	4.10	4.20	4.40	4.50	5.00
Кросс, 3 км (дақ., сон)	11.30	12.30	13.30	15,30	16.30	17.30
Шиноварӣ (м)	50	40	25	50	30	20
Шиноварӣ аз рӯи вақт (дақ., сон)	0,43	без ҳисоби вақт		1.05	без ҳисоби вақт	

§ 8. ГИМНАСТИКАИ АТЛЕТИКӢ ВА СТРЕТЧИНГ

Гимнастикаи атлетикӣ – маҷмуи машқҳо бо қашидан. Шаҳси машғули гимнастикаи атлетикӣ, одатан, пайкари зебо ва мушакҳои саҳту барҷаста дорад. Гимнастикаи атлетикӣ ба шумо дар инкишоф додани қувва, ҷолоқӣ, ҷобукӣ ва тобоварӣ ёрӣ мерасонад. Озмунҳои байналмилалии зебогии пайкари мардонаро, ки аз соли 1901 шурӯъ шуданд, метавон сарчашмаи атлетизми муосир номид. Созмондехи сабқати нахустин културистҳо дар ҷаҳон Е. Сандов буд, ки худ дар назди тамошогарон дар ҳолатҳои «пластики» баромад мекард.

Вале културизм чун система танҳо солҳои 20–30-юми асри гузашта ташаккул ёфт. Дар озмунҳое, ки дар ИМА, Олмон ва ҷанд қишивари дигар гузаронда мешуданд, атлетҳо дар назди доварон ҳолатҳои гуногунро, то ниҳоят тарапнг кардани гурӯҳҳои муайяни мушак, намоиш меданд.

Соли 1946 Федератсияи байналмилалии бодибилдинг (бодибилдинг – «бадансозӣ») созмон дода шуд. Бо мурӯри вакът ҳусусияти културизм тағйир ёфт. Ба барномаи он сеҳарбаи қувва (пауэрлифтинг) доҳил карда шуд.

Он се санчишро дар бар мегирад: варзишгар бояд дар ҳароқ дароз қашида, аз қафаси сина бо дастони ёзида штангаро бо вазни ҳатталимкон бо теладиҳӣ боло бардорад; бо штанга дар китф ҳар чӣ зиёд нишаста ҳезад; қашиши қомат – варзишгар аз ҳолати аввалии ба пеш ҳамшавӣ рост шуда, танҳо бо қувваи мушакҳои таҳтапушт штангай вазнинтаринро мебардорад.

Шумо бо самти варзишии атлетизм шинос шудед. Аммо аксари одамон гантел, вазн, штангаро на барои чемпион ё чун А. Швартсенеггер ғолиби озмуни «Ҷаноби Олимпия» шудан, балки барои мустаҳкамсозии саломатӣ,

ташаккули пайкари зебо, афзудани неру, бардамӣ ба даст мегиранд.

Барои ба машғулиятҳои гимнастикаи атлетикӣ шурӯъ кардан ҷисман омода бояд буд. Барои ин ба шумо дарси тарбияи ҷисмонӣ, машқи пагоҳирӯзӣ, истироҳати фаъол, бозиҳои варзишиӣ ва серҳаракат, саёҳатҳо, сайр бо велосипед ва конкии роликӣ ва ғайра ёрӣ медиҳанд. Ин машғулиятҳо ба шумо дар инкишоф додани сифатҳои асосии ҷисмонӣ: пурӯзвватӣ, тобоварӣ, ҷолоқӣ, мутобиқати ҳаракатҳо ёрӣ мерасонанд.

Барои бо гимнастикаи атлетикӣ мустақилона машғул шудан қоидаҳои асосии гузаронидани машқро донистан зарур аст.

Бо гимнастикаи атлетикӣ дар дохили бино, рӯйи ҳавлӣ, саҳни мактаб, ки дар он ҷо майдонча бо турник ё дигар асбобҳои гимнастики мавҷуд аст, дар наздиқтарин боғ, тобистон дар лагери солимгардонӣ машғул шудан мумкин аст.

Шумо аллакай медонед, ки машғулиятҳои ҷисмонӣ бояд ба қадом талабот ҷавобгӯ бошад. Аз асбобҳо гантелҳо (бехтараш ҷудошаванда), амортизаторҳои резинӣ, эспандер, вазнаҳо мавҷуд бошанд. Дар давраи аввал вазни гантел набояд аз 1,5-2 кг зиёд бошад. Танҳо пас аз пурӯзвват шудани мушакҳоятон аз гантелҳои вазнашон 2,5-3 кг истифода бурдан мумкин аст.

Дар амалияи варзиш системаи муайянни муқаррарсозии сарбориҳо мавҷуд мебошад. Масалан, сарборие, ки зимни он варзишгар машқро фақат як маротиба иҷро карда метавонад, **ниҳоӣ** номида мешавад; 2 - 3 маротиба – қариб ниҳоӣ; 4 - 7 маротиба – қалон 8 - 12 – қалони миёна; 13 - 18 – миёна, 19 - 25 – хурд ва зиёда аз 25 – бисёр хурд.

Барои шумо сарбориҳои аз ҳама мӯътадил сарбориҳои хурд, миёна ва қалони миёна ҳисоб меёбанд. Сарбории барзиёд ба қомат ва инкишофи организми шумо

таъсири манфӣ расонда метавонад. Аз ин рӯ, дар зиёд карданни сарборӣ саросема нашавед. Бигзор мақсади шумо аввал ҳамаҷониба инкишоф додани мушаку пайвандҳо, ташаккули қомати рост бошад.

Ҳам дар нимаи якум ва ҳам дар нимаи дуюми рӯз машқ кардан мумкин аст. Вақти мусоидтарин барои машғулияти ҷисмонӣ вақтест, ки он бо ритми биологии одам созгор меояд: аз соати 10 то 13 ва аз 16 то 20. Дар айни ҳол, бояд дар хотир дошт, ки машғулияти гимнастикаи атлетикиро на дертар аз 1,5-2 соат пеш аз хоб ва на тезтар аз 1,5 соати баъди ҳӯрокхӯрӣ оғоз кардан лозим аст. Машқҳои вазнбардорӣ ба системаҳои дилу раг, асаб ва монанди ин сарбории зиёд меоранд. Аз ин рӯ, риоя накарданни қоидаҳо ба ҳалалёбии хоб, вайроншавии системаи ҳозима ва ғайра оварда мерасонад.

Барои навмашқҳо ҳафтае 2-3 машғулияти 30 - 40 дақиқагӣ коғист. Вақти машқро албатта тадриҷан, якчанд дақиқа ҳар ҳафта зиёд карда, дар ниҳоят то якуним соат расондан лозим аст.

Машғулият бояд аз се қисм иборат бошад:

1. Дастулоёзонӣ (қисми омодагӣ). Он 3-4 дақиқа давом мекунад. Ба он машқҳое, ки шумо ҳангоми варзиши пагоҳӣ ба ҷо меоред, дохил мешаванд ва ба онҳо машқҳои маҳсусро илова намуда метавонед. Машқҳои маҳсус инҳоянд: ҷарҳзанини дастҳо (аввал – банди дасту бозу, баъд – китғҳо), гардан, ҷарҳзанонии бадан ба чапу рост (дастҳоро дар миён, боло ё паси сар доштан мумкин аст); ба пеш ва ба ду тараф бо навбат дароз карданни пойҳои росту чап ва ғ. Ҳамаи ин ҳаракатҳоро бояд оҳиста ва бодиқӣат иҷро кард.

2. Қисми асосӣ. Он бевосита машқҳои вазнбардориро дарбар гирифта, 20 - 25 дақиқа давом мекунад. Барои навмашқҳо дар маҷмуъ бояд аз 5-6, баъди як моҳ – аз 7-8, боз пас аз як моҳ – аз 9-10, минбаъд аз 11-12 машқи инкишофи

гурӯҳҳои асосии мушакҳо, лекин на зиёда аз ин, иборат бошад. Сарбориро на танҳо бо афзоиши миқдори такро-ри ҳар машқ ва гузаштан ба машқҳои зуд-зуд ичрошаванда, балки бо зиёдкунии вазни асбобҳои истифодашаванд ҳам бештар кардан мумкин аст: Масалан, вазни гантелро ҳамон қадар бояд зиёд намуд, ки шумо бори аввал бо он машқро 12 маротиба, пас аз дамгирии қўтоҳ, бори дуюм 9 маротиба ва бори сеюм 6 маротиба ичро карда тавонед.

3.Қисми ниҳой (5 - 7 дақ). Пас аз машқҳои бо истифодаи қувва ичрошаванда шиддатро бо воситай самарабахштари рафъ сохтан зарур аст. Барои ин ба шумо гашти ором, машқҳои нафасгирӣ, бозиҳо бо тӯб, машқҳое, ки чолоқӣ, диққат ва аниқии ҳаракатро талаб доранд (жонглёрӣ, ба ҳадаф партофтаниҳо вағ.) ёрӣ мерасонанд.

Дар китобҳои оммавӣ оид ба гимнастикаи атлетикӣ маҷмуаҳои тайёри машқҳоро барои синну сол ва дараҷаи гуногуни омодагии ҷисмонӣ пайдо кардан мумкин аст. Лекин шумо худ низ маҷмуа тартиб дода метавонед. Зими ни он чунин пайдарҳамиро риоя кардан зарур аст:

- *машиқи якум* барои инкишофи мушакҳои даст ва миён;
- *машиқи дуюм* барои мушакҳои гардан;
- *машиқи сеюм* барои мушакҳои пой;
- *машиқи чорум* барои мушакҳои бадан (тахтапушт, сари сина, мушакҳои шикам):

- *машиқи панҷум* маҷмуйӣ, барои инкишофи ҳамаи гурӯҳҳои мушакҳо.

Ҷиҳати асосӣ ҳангоми тартибиҳии маҷмуаҳо интихоби машқҳое мебошад, ки ҳаракати нав ва ҳатто ғайри-чашмдошт дошта бошанд, то ки ба ҳар гурӯҳи мушакҳо таъсир расонда, шавқи машқуниро ангезанд. Барои ин на танҳо машқҳо бо асбобҳои варзишӣ (гантел, эспандер), инчунин машқҳо бо шарик, бо ҳудмуқовиматкунӣ бо вазни худ (худро боло кашидан, бо такия даст ба фарш ҳаму рост шудан), машқҳои статикӣ (масалан, нигоҳдо-

рии кунч дар такя ба брус, дар нардбони гимнастикӣ, дар ҳолати нишааст дар фарш ва ғ.)-ро истифода баред.

Ҳангоми банақшагирии машгулиятҳои мустақилона машқҳои ҷисмониро барои тамоми рӯз дар назар гирифтан зарур аст. Агар, масалан, имрӯз дар мактаб дарси тарбияи ҷисмонӣ доштед, пас сарбориро дар машқи мустақилона бояд камтар кард. Агар дар ин рӯз сарбории зиёди ҷисмонӣ набошад, машгулияти гимнастикаи варзишӣ бояд бошиддат ба ҷо оварда шавад.


Мачмуаҳои намунавии машқҳо барои писарон

Мачмуи 1. (*расми 36*)

Машқҳо бо Гантелҳо.

1. Ҳолати ибтидой – такя ба фарш бо дарозкашӣ; нафаскашӣ. 1 – дастҳоро аз оринҷ то ба фарш расидани сина қат қунед; нафасро бароред. 2 – Ҳолати ибтидой; нафаскашед.

Ду бор, то қувват расидан ҳар чӣ зиёдтар ичро қунед: аввал – дароз кашида дар фарш, баъд – нишаста дар курсӣ (ҷорҷория), бо суръати миёна.



Расми 36

2. X. a.: гантелҳо дар миён; нафаскашӣ. 1) пойҳоро аз фарш набардошта чорзону нишинед, нафасро бароред; 2) ҳолати аввала. Ду бор 10 - 15 маротибагӣ, бо суръати миёна.

Ҳангоми ичрои машқ миёнро хам накунед, ба пеш хам нашавед.

3. X. a.: ба тахтапушт бихобед, пойҳоро ба ҳам чафс намуда, дар ягон ҷой устувор кунед; гантелҳо дар паси сар. 1 - 2 – Каме ба пеш хам шуда, нишинед; 3 - 4 – ба ҳолати аввала баргардед; нафаскашии озод. Ду бор 15 - 20 маротибагӣ, бо суръати миёна нафас кашед.

4. X.a.: рост истед, пойҳо – кушод, гантелҳоро поён доред; 1 - 4 – гантелҳоро бо қади бадан то зери бағал бардоред, нафаскашӣ, 5 - 8 – ба ҳолати аввала баргардед, нафасбарорӣ. Ду бор 20 маротибагӣ, бо суръати миёна нафас кашед.

5. X.a.: ба курсӣ нишинед; гантелҳо дар дастҳои фурварда. 1 -2 – дастҳоро ба тарафҳо бардоред; нафас кашед. 3 - 4 – ҳолати аввала; нафас бароред. Бо суръати миёна, то саҳт хаста шудан.

Мачмуи 2. (*расми 37*).


Машқҳо бо амортизатор (бинти резинӣ, эспандер).

1. X.a.: такя бо нимнишаст. 1) такяи дарозкашида; 2) ҳолати аввала, нафаскашии озод. Такяро то хасташавии зиёд давом диҳед. Сипас, то пурра барқарор шудани нафас ором гаштугузор карда, дасту пойро нарм афшонед.

2. X. a.: дар мобайни амортизатор истода, нӯгҳои озоди онро дар мушти дасти поёнкарда доред; 1) дастони роstro бо каф ба берун боло бардоред; нафаскашӣ. 2) ҳолати аввала; нафасбарорӣ. Ду бор 10-12 - маротибагӣ бо суръати миёна.

3. X.: ҳамчунин. 1) дастҳоро аз оринҷ қат карда, муштҳоро ба китфҳо расонед; нафаскашӣ. 2) ҳолати ав-

вала; нафасбарорӣ. То хасташавии сахт ичро кунед ва дарҳол ба машқи баъдӣ гузаред.



Расми 37

4. X. а.: ҳамчунин. 1) оринҷдоро боло бардошта, амортизаторро то ба манаҳ расидани муштҳо кашед; нафаскашӣ. 2) ҳолати аввала, нафасбарорӣ 15 - 20 маротиба бо суръати миёна.

5. X. а.: нишаста, амортизаторро сабук аз пуштатон кашида дастонро ба китфатон баред. 2) гардиши бадан ба тарафи рост; нафаскашӣ. 2) ҳолати аввала; нафасбарорӣ. Ду карат 15 - 20 - маротибагӣ бо суръати тез.

6. X. а.: рост истед; пойҳо кушод; амортизаторро то охир кашида, дастҳоро ба тарафҳо рост кунед. 1) гардиши бадан ба тарафи рост; нафасбарорӣ. 2) ҳолати аввала; нафасбарорӣ; 3 - 4 – ҳамчунин ба тарафи чап 18-20 маротиба бо суръати миёна.


7. Машқи якумро 10 - 12 маротиба бо суръати тез та-кror кунед.

Мачмуи намунавӣ барои духтарон. (расми 38)

1. X. а.: рост истед; пойҳо – кушод, дастҳо – дар миён.

1) хамкунии сар ба пеш. 2) Ҳолати аввала. 3 - 4 хамкунии сар ба қафо; нафаскашии озод 15-20 маротиба бо суръати миёна.

2. X. а.: ба курсӣ нишинед; дастҳо – дар пеши бадан, (оринҷҳо ба якдигар мерасанд); кафи дастҳо – ба берун. 1 - 3)дастҳоро аз оринҷҳо қат кунед. 4) ба ҳолати аввала баргардед; нафаскашии озод 15 - 20 маротиба бо суръати миёна.



Расми 38

Машқ бо гантелҳо, амортизаторҳо (дока) ё сихи оҳанӣ ичро карда мешавад. Гаронӣ – 500 - 1000 г. Дар вақти ичрои машқ оринҷҳо намечунбанд. Диққати асосӣ – ба хамкунии банди оринҷ. Ҳаракат то ба сина расидани муштҳо ба ҷо оварда мешавад.

3. X. а.: ба пеш хам шавед; пойҳо кушод; дастҳо ба таври уфуқӣ ростшуда бо гантелҳо дар қафо; китфҳо ба

бадан зер карда шудаанд. Бо пешонй ё сина ба такягохи нарм такя кардан мумкин аст. 1) дастхоро аз оринч хам карда, гантелхоро поён кунед; 2) ба ҳолати аввала баргардед; нафаскашии озод 15-20 маротиба бо суръати миёна.

Гаронй – 500-1000 г. Диққати асосй – ба хамшавии дастхо дар банди оринч.

4. X. а.: бо тахтапушт рўйи фарш дароз кашед, дастхоро бо гантелҳо ба қадди бадан гузоред. 1 - 2) дастхоро камоншакл ба боло, то ба фарш (аз паси сар) расидан баред; нафаскашӣ. 3-4) ҳолати аввала; нафасбарорӣ 15 - 20 маротиба бо суръати миёна.

Гаронй – 500-700 г. Ҳангоми ичрои машқ дастхоро рост нигоҳ дошта онҳоро якбора набардоред.

5. X. а.: рост истед; пойҳо күшод; дастхо бо гантелҳо дар паси сар, оринҷҳо ба тарафҳо бурда шудаанд. 1) ба тарафи рост хам шавед, нафасбарорӣ; 2) ҳолати аввала, нафаскашӣ; 3 - 4) ҳамчунин ба тарафи чап 15-20 маротиба бо суръати миёна.

Гаронй – 500-1000 г. Хамшавиҳо қатъиян ба тарафҳо бошанд ва ҳангоми он оринҷҳоро пеш набароред.

6. X. а.: бо тахтапушт ба фарш дароз кашида, пойҳои қатро каме боло бардоред ва дастхоро ба ду тараф гузоред. 1-16) тақлиди ҳаракатҳои велосипедрон, ки педали велосипедро зер карда, тоб медиҳад; нафаскашии озод. 15-20 тобхӯрии пой бо суръати миёна.

Машқ бе асбоб ё бо саростин (манжета)-ҳои вазнашон то 500 г, ки ба буғуми соқи пой пӯшонда шудаанд, ичро карда мешавад.

7. X. а.: бо шикам рўйи фарш хобида дастхоро пеш гиред. 1 – пойи ростро ба қафо бардоред; 2) ҳолати аввала; 3-4)ҳамчунин пойи чapro; нафаскашии озод. 25-30 маротиба бо суръати тез.

Машқ, бе асбоб ё бо саростинҳои вазнашон 500-700 г, ки ба бугуми соки пой пӯшонда шудаанд, ичро карда мешавад. Пойро рост, аз паҳлу ба паҳлу бардоред (ба тарафи дигар нигаред).

8. X. а.: бо тахтапушт ба фарш дароз қашида ба бозу такя кунед; ба пойҳо саростинҳои вазнашон то 1000 г. пӯшонда шаванд. 1) пойи чapro аз бугумҳои косу зону хам кунед (миён нисбати фарш амудӣ аст); 2) пойи чapro ба боло рост карда, нӯги онро ҳатталим-кон болотар баред. 3) пойи чapro аз зону қат кунед. 4) пойи чapro аз бугумҳои косу зону рост карда, ба ҳолати аввала баргардед; нафаскашӣ 25 - 30 маротиба бо суръати миёна. Баъди таваққуф машқро бо пойи рост ичро кунед.

Тавре ки мо, аллакай, гуфтем, ба қисми тайёрӣ дохил кардани машқҳо барои инкишофи ҷусту ҷолоқӣ зарур аст, ки ба афзоиши серҳаракатии бугумҳо мусоидат менамоянд.

Айни замон яке аз системаҳои машхури инкишофи-дихандай ҷандирӣ, қувва ва мустаҳкамкунандай бугумҳо *стретчинг* (stretching – ёзондан) мебошад.

Машқҳо барои ёзондан ба гайрифаъол, фаъол ва омехта чудо мешаванд. Ҳаракатҳои гайрифаъол ҳаракатҳое мебошанд, ки зери таъсири вазни ҷисми худ (ё қисмҳои алоҳидаи он), бо ёрии шарик, бо истифодай лавозимоти варзишӣ ва қашиш ичро карда мешаванд. Инҳо ҳаракатҳои пружинӣ ва нигоҳдории ҳолатҳои муайян мебошанд.

Машқҳои фаъол барои ҷандирӣ бо кори мушакҳои худи одам бе ёрӣ аз берун алоқаманданд. Ба онҳо ҳамшавӣ ва ҳаракатҳои алвонҷӣ мансубанд.

Барои ҳангоми ичрои ҳаракатҳои алвонҷӣ лат нахӯрдан қоидаҳои зеринро риоя бояд кард: пеш аз машгулиятҳо ҳатман машқҳои омодакунандаро фаъолона ичро кунед: тадриҷан аз ҳаракатҳои амплитудаашон хурд ба ҳаракатҳои амплитудаашон қалон гузаред; меъёри муовифиқи машқҳоро риоя кунед.

Ҳангоми машғулият бо стретчинг талаботи муайянро риоя кардан зарур аст:

1. Дар ҳолати ниҳоят рост ва ҳам будан, ба дигар тараф бурда овардани буғумҳо ва дигар ҳолатҳо ҳангоми беҳаракат будан танҳо аз ҳисоби сарбории статикӣ бофтаҳои мушакҳоро алвонҷу кашиш надиҳед.

2. Бояд донист, ки машқи мушаххас қадом мушакро кашиш медиҳад.

3. Ҳамаи ҳаракатҳо бояд дар ҳудуди диапазони инфиордии муҳаррикии буғум сурат гиранд, яъне ба одами ҷандиртар набояд тақлид кард. Ростистии ором бояд эҳсосоти гуворо ангезад.


4. Дар ҷараёни ичрои машқҳо ором ва муттасил нафас гиред.

5. Ҳангоми пайдо шудани эҳсоси дарди саҳт машқро қатъ намоед. Ларзиши бадан ё дасту пойе, ки мёёzonед, шаҳодати сарбории саҳт ба буғум мебошад. Аз ин рӯ, ба ҳолати сусттар гузаред.

6. Танҳо дар сурати ба дуруст ичро карда тавонистан ва бехатарии машқ эътиимод ҳосил намудан онро ба машғулият доҳил кунед.

7. Якбора якчанд машқро бо гурӯҳҳои монанди мушакҳо ба ҷо овардан нашояд. Вақти нигоҳдории ин ё он ҳолат, вобаста ба имконият ва омодагии машқкунанда аз 3 то 30 сония давом мейбад.

Мачмуи намунаавии машқхой стретчинг. (расми 39)



Расми 39

1. X. а.: ба тахтапушт дароз кашед, дастхо ба боло. Пойхой қаткардаро бардоред. 30 сония нигоҳ доред.

2. X. а.: дастхоро ба қафо бурда, бо такя бар онҳо баданро ба пеш бардоред (кафи дастхо ба боло нигаронида шудаанд), сипас кафхоро сўйи фарш гардонда, амалро дар ҳар як ҳолат 30 сониягӣ такрор кунед.

3. X. а.: «пул гӯштингирӣ». Бо даст соқи пойхоро доред. Ин ҳолатро 30 сония нигоҳ доред.

4. X. а.: сарро ба тарафи чап ҳам кунед, сипас ба рост. Ба ҳар тараф 15-сониягӣ анҷом дихед.

5. X. а.: рост истед, пойҳо кушод. Баданро ба тарафи чап ҳам кунед, сипас – ба рост. Ба ҳар тараф - 30-сониягӣ.

6. X. а.: сарро ба пеш ҳам карда, бо даст пушти сарро 30 сония зер кунед.

7. X. a.: ба пеш хам шавед. Миёнро рост, дастхоро дар пушт «халқа» карда, 30 = сония нигоҳ доред.

8. X.a.: дасти ростро дар пеши қафаси сина қат кунед. Бо дасти чап оринчи дасти ростро доред. Ин амалхоро бо ҳар кадом даст 15 = сонияйгүй ичро кунед.

9. X. a.: ростиции васеъ, пойҳо – кушод. «Чуқур» сари ду пой нишинед. Бо оринчҳо зонухоро доред (30 сония).

10. X. a.: сари ду пой «чуқур» нишинед, пойҳо зич, зонухо ба ду тараф ёzonда (30 сония).

11. «Шарқиёна» сари зону нишинед. Ба тарафи рост хам шавед. (сипас ин амалро ба тарафи чап анҷом дихед. Миён – рост. Ба ҳар тараф – 30 сония.

12. X. a.: ба тахтапушт дароз кашед. Пойҳоро қат кунед, зонухо ба ду тараф гардонед(«қурбокқа») (30 сония).

13. X. a.: ба рӯйи пошнаҳои пойҳо нишинед (30 сония).

14. X. a.: як пойро рост, дигарашро қат карда нишинед (панҷаи пойи қаткардаро болои пойи дигар гузошта, 30 сония нигоҳ доред.

15. X. a.: дар рӯйи пошнаи пойҳо нишаста, зонухоро то қадри имкон аз ҳам дур кунед. Ҳамин ҳолатро 30 сония нигоҳ доред.

Машқҳои тавсияшавандаро ба ҷо оварда, шумо на танҳо зебо ва зиндадил мешавед, инчунин олами нафосатро дарк ва ба фардо эътиимод пайдо мекунед.

§ 9. МАЧМУИ ГИМНАСТИКАИ РЎҲАФЗО

(Барои навмашқҳо)

Аэробика бо унвони «гимнастикаи рӯҳафзо» дар Фаронса бағоят машҳур аст. Мачмуъҳои онро бо телевизиону радио намоиш медиҳанду мешунавонанд ва дар кассетаҳои видео сабт мекунанд.


Мачмуе, ки мо ба шумо пешниҳод мекунем аз 8 силсила иборат буда, ҳар яке 4 машқ дорад. Силсилаҳои I (5 дақ.) ва VII (2 дақ **30 сон.**) шиддатноктаранд, чунки давиданро низ дар бар мегиранд. Силсилаҳои боқимонда, бо давомнокии 4 дақ аз машқҳои одитарин дар ҳолатҳои аввалай рост истодан, нишастан, дароз қашидан ва такя кардан иборатанд.

Барои ичрои маҷмуъ фонограммаи – мусиқии иборат аз VIII қисмро, ки аз рӯйи давомнокӣ ба ҳар силсила мувоғиқ аст, омода кардан зарур мебошад. Машқҳои силсилаи I дар тули 1 дақ., 15 сон., II - VI 1 дақ., VII 30 - 40 сон., VIII 1 дақ., 20 сон., 1 дақ., 30 сон. ичро мешаванд. Ҳамаи ҳашт силсила аз рӯйи тартиб ҷойгир шудаанд.

Силсилаи I. Гарм кардани бадан (машқ). **Давомнокӣ – 5 дақиқа**

1. Дар як ҷой соқи пойхоро баланд бардошта бо нағаскашии мунтазам давидан.
2. Аз ҳолати ростистӣ (пошнаҳо зичу нӯги пойҳо – аз ҳам дур) нишаста хестан. Пошнаҳо аз фарш канда намешаванд. Қоматро рост карда, дастҳоро ба ду тараф боло бардоред.
3. Аз ҳуди ҳамон ҳолат (лекин дастҳо пеши бадан ҳалқа шудаанд) нишаста хестан бо баровардани дастҳо ба ҳар тараф, ба поён ва баргаштан ба ҳолати аввала.

4. Аз ҳолати ростистй (бадан каме ба пеш хам карда шудааст) ба пешу қафо чарх занондани китфҳо дар ҳавои мусиқӣ. Танҳо китфҳо ҳаракат мекунанд, дасту ангуштон бехаракатанд.



Расми 40

Силсилаи II. Машқҳо дар ҳолати нишаст. Давомнокӣ 4 дақиқа.

1. Хамшавӣ. Аз ҳолати нишаст (зону ва нӯги пойҳо ёzonда бароварда шудаанд; дастҳо – ба пеш) бо қӯшиши ба нӯги пойҳо расидан ба пеш хам шудан, сар поён хам нахӯрда, байни дастҳо меистад; манаҳ бардошта шудааст.

2. Машқ барои мушакҳои шикам. Аз ҳолати нишааст (пойҳои қаткарда күшод ва кафи пойҳо ба фарш саҳт зер карда шудаанд) қафо бурдани бадан бо қӯшиши аз байни зонуҳо дастҳоро ба пеш ёzonдан ва баргаштан ба ҳолати аввала.

3. Аз ҳолати нишааст бо такя ба дастҳо бо навбат ҳам кардани пойҳои росту чап ва қӯшиши бо зону ба сина расидан (китфҳо қафо бурда шудаанд).

4. Ҳам зада нишастан, зонуҳо дар баробари қафаси сина, дастҳо – дар болои китфҳо, дар пеши худ ба ҳам овардани оринҷҳо, босуръат таранг ва суст кардани мушакҳои сина.

Силсилаи III. Машқҳо дар ҳолати бо тахтапушт дароз қашидан. Давомёбӣ – 4 дақиқа

1. Аз ҳолати дароз қашидан, ки пойҳо бо кунци 90° боло бардошта, рост карда шудаанд, зуд аз зону ҳаму росткуни пойҳо. Миён аз фарш канда намешавад; пойҳо ба ҳамдигар зич ҳастанд.

2. Аз ҳамон ҳолати аввала ба ду тараф бурдан ва боз якҷо кардани пойҳо бо зарбаи сабуки яке бар дигар. Пойҳо ростанд. Дар онҳо шиддатро эҳсос намудан зарур аст.

3. Аз ҳамон ҳолати аввала – «қайчӣ кардан» бо пойҳо: ҷудокунӣ то кунци 120° ва чилликкунӣ бо суръати миёна.

4. Дар ҳолати ба тахтапушт хобидан (дастҳо – ба ду тараф, дар рӯйи фарш) ҳамкуни пой ва бо навбат фурӯвардани зонуҳо ба сӯйи дasti рост ва чап сурат мегирад. Зонуҳо ба ҳам зич шуда, китфҳо аз фарш канда намешаванд.

Силсилаи IV. Машқҳо дар ҳолати ростистӣ. Давомнокӣ – 4 дақиқа

1. Ҳаму росткуни буғуми соқи пой. Ростистӣ бо пойи чап, пойи ростро пеш гузошта, бо навбат бо пошна ва нӯги пой ба фарш расидан ($4 =$ маротибагӣ).

2. Машқ бо ҳаракати чудои миён. Аз ҳолати ростистӣ (пойҳо кушод гузошта, дастҳо ба ду тараф бурда шудаанд) ҳаракати миён – ба чапу рост. Маркази вазни бадан каме ба қафо бурда мешавад.

3. Машқ бо ҳаракати чудогонаи қисми сина.

4. Аз ростистии васеъ болову поён кардани китфҳо. Сарро рост доштан. Машқ бонавбат ва дар як вақт бо як ва ҳар ду китф ичро карда мешавад.

Силсилаи V. Машқ бо такя. Давомнокӣ – 4 дақиқа

1. Пешбарории пойҳо. Нисбат ба такягоҳ бо паҳлуи рост истода, баландтар бардоштани пойи чапи дароз-кардашуда, қаткунии пой ва бо нӯги он расидан ба зонуи рост аз пеш; бардоштани пойи дароз ва қатккардашуда расондани он ба зонуи рост аз қафо.

2. Аз ҳамон ҳолати аввала ҳам кардани пойи чап (ба пеш, ба як сӯ), бо даст бучулаки пойро дошта ба бадан оҳиста наздик овардан.

3. Аз ҳамон ҳолати аввала бардоштани пойи чапи дарозкардашуда ва баргардондани он ба ҳолати аввала бо зарбай сабуки пошна ба фарш. Машқ бо таранг кардани мушакҳои пой ба ҷо оварда мешавад.

4. Аз ҳамон ҳолати аввала қаткунии пойи чап (ба пеш, ба як сӯ), пой бо ёрии даст (дасти чап бучулаки онро меборад) росткуни.


Машқҳои ин силсиларо бо ҳар ду пой ба ҷо меоранд.

Силсилаи VI. Машқҳо дар ҳолати аввалаи бо зону нишастан. Давомнокӣ – 4 дақиқа

1. Барои ронҳо. Бо зону рост истодан. Дастҳо ба қадди бадан. Ба пошнаи пой нишаста, қоматро рост гирифтан. Дастҳо ба қадди бадан ҳаракат мекунанд: дар ҳолати нишастан ба пеш ва дар ҳолати қомат рост кардан – ба қафо.

2. Барои миён. Бо зону истода, дастҳоро дар болои сар ҳалқа карда, нишастан ба чап дар рӯйи фарш, баргаштан ба ҳолати аввала. Ҳамин амалро ба тарафи дигар ичро кунед.

Машқ барои қисми қафои рон. Ба зону чап истода, пойи ростро бо нӯгаш пеш бароварда фаъолона ба зону қат кардани пой (ба он вазни бадан гузаронда мешавад) ва баргаштан ба ҳолати аввала.



Расми 41

4. Машқ барон мушакҳои рон ва тахтапушт. Ба зону истода, косро каме боло бардошта, то қадри имкон ба қафо хам шудан. Тахтапушт дар ҳолати рост нигоҳ дошта мешавад.

Силсилаи VII. Давидан дар ҷой. Давомнокӣ 2 дақ. 30 сония.

1. Давидан дар ҷойи ист бо суръати тез (дасту пой озод ҳаракат мекунанд).

2. Давидан бо кафкүбй ва поин карданн дастхо.
3. Қадампартой ба пеш бо пойхой рост ва чап (бо пеш баровардани дasti мутобиқа ба пеш).
4. Тачдиidi ҷаҳишҳо аз болои «дастак» бо як ва ҳар ду пой («дастак» пешу қафо давр мезанад).

Силсилаи VIII. Релаксатсия (оромгирӣ). Давомёбӣ 5 дақиқа 30 сония

1. Аз ҳолати ростистии васеъ боло бардоштани даст, нафаскашӣ; пайиҳам поин кардани панҷаҳо, бозувон, китфҳо, сар, бадан; нафасбарорӣ.
2. Бо ҳолати ростистии васеъ дастҳоро боло бардошта нафас қашидан, қоматро рост карда, дастҳоро ба ду паҳлу поин фурӯварда, нафас баровардан.
3. Аз ҳамон ҳолати ростистӣ ба ҷониби рост хам кардани бадан, сипас, қоматро рост накарда, ба сурати нимдоира бурдани он ба ҷониби чап. Дастҳо боло бардошта мешаванд, сар дар миёни онҳо, мушакҳои таҳтапушт та-ранганд (таҳтапушт – рост).
4. Аз нимништи васеъ (вазни бадан ба ҳар ду пой ба-робар тақсим шудааст) – ба тарафҳои чапу рост бурдани бадан ва зери вазни худ ба пеш ҳамондани он. Зимни ин зонухо ҳам мемонанд.

§ 10. МАЧМУИ ГИМНАСТИКАИ

АЭРОБӢ

Хунарманди маъруфи амрикӣ Ҷейн Фонда яке аз аввалин таблиғарони гимнастикаи аэробӣ буд. Ӯ ба маҷмуаҳои худ унсурҳои гимнастикаи асосӣ: ҷаз – балет, машқҳои намуди нави гимнастика, инчунин унсурҳои гимнастикаи йогҳоро дохил кард.

Ин маҷмуу 9 силсилаи машғулиятҳоро дар бар мегирад: гармкунии бадан; давидан ва ҷаҳидан; машқҳо барои ҷандирӣ; барои даст; барои миён; барои мушакҳои ши-


кам; барои пой; барои кос, оромшавӣ. Давомёбии умумии маҷмуъ 33 дақиқа аст.

Ба инкишофи ягон қисми бадан нигаронда шудани гурӯҳи томи машқҳо маҷмуъро аз чиҳати сарбории ҷисмонӣ ба қадри кофӣ шиддатнок мекунад. Дар айни замон мураккабии ҳамоҳангсозии машқҳо амалан ба сифр расонда шудааст. Аз ин рӯ, маҷмуу Ҷ. Фондаро мо ба навмашқоне, ки аллакай ягон маҷмуи пештараи сабуктарро аз худ кардаанд, тавсия менамоем. Ба ичрои маҷмуъ шуруъ карда, фонограммаи мувофиқи мусиқиро омода созед. Онро аз сурудҳои писандидаатон таҳия ва ба диск сабт кардан беҳтар аст. Аз дискҳои тайёри мусиқӣ истифода бурдан мумкин аст. Мусиқӣ бояд на тез ё суст, балки миёна бошад.

Гармкунии бадан


Ҳолати аввала: рост истодан, пойҳо – кушоду рост, дастҳо дар бари бадан (машқҳо бо тартиб оварда мешаванд).

1. Чарх занондани сар 2 = маротибагӣ ба тарафи росту ҷал. Ҳамкунии сар ба ҷал, қафо, рост, пеш (2 = борӣ).



Расми 42

2. Бардоштани китфи рост ва фуровардани китфи чап бо суръати мұтадил (8 = маротиба). Боз 8 маротиба дұ карат тезтар тақрор кардан.



Rасми 43

3. Дасти чапро ба боло рост карда, росташро назди сина хам намудан ва баръакс (8 – маротибагй).

4. Дастьхой болобардоштаро 4 маротиба ба тарафи рост ва 4 маротиба ба чап хам кардан. Боз 4 маротибагй ба ҳар тараф тақрор кардан.

5. Хамшавии уфукй, дастьхо ба ду тараф, ҳаракатхой сабуки фанарии (пружинии) бадан (8 маротиба).

6. Зонуҳоро бо даст дошта, синаро ба зонуҳо хам кардан (пойҳо рост) 8 маротиба.

7. Пойхоро каме аз зону хам кардан. Ба пеш хам шуда, бо даст аз пеши пойхо ҳар чӣ зиёдтар ба фарш расидан (8 маротиба).

8. Ба пеш хам шуда, дасти ростро ба зонуи чап расонидан 4 маротиба, айнан ба тарафи дигар – 4 маротиба. Ин амалро боз 2 – маротибагӣ такрор кардан.

9. Зонухоро бо даст дошта, бо сина ба зонухо хам шудан, (пойхо рост). 8 маротиба.

10. Дастҳоро ба фарш гузоштан. Зонухоро хаму рост карда, барои онҳоро ба тарафе кушодан кӯшиш кардан (4 маротиба).

11. Дар ҳамон ҳолати аввала бо нӯги пой рост шуда, пурра ба пошна фуромадан (16 маротиба).

12. Нимнишаст бо такя ба даст ва ҳаракатҳои фанарӣ (пружинӣ) бо бардоштану фуровардани кос (16 маротиба).

Давидан ва ҷаҳидая

1. Ҳолати аввала – ростистӣ. Давидан дар ҷойи ист бо кафкубӣ дар пеши худ (32 қадам).

2. Ҷаҳишҳо: пойхо – кушод, дастҳо ба боло; пойхо – зич, дастҳо ба поён (8 маротиба).

3. Зонухоро ба тарафи чапу рост, дастҳоро ба тарафи муқобил бароварда ҷаҳидан (8 маротиба).

4. Давидан дар як ҷой бо пеш бардоштани зону (8 маротиба). Давидан бо қафо бурдани зону (8 маротиба). Боз 8 маротибагӣ такрор кардан.


5. Бо навбат пойхоро ба паҳлу дароз карда ҷаҳидан, (дастҳо ба тарафи пойи дарозкарда нигаронида шудаанд).

6. Дави муқаррарӣ то ҳисоби «64».

Машқҳо барои ҷандирияти бадан

1. Ба дастҳо такя карда, хам шуда истодан ва нишаста хестан. Пошна аз фарши бардошта намешавад. 8 маротиба.

2. Дар ҳамон ҳолати аввала, аммо бо нүғи пой истодан. Ба ҳисоби «4» пойи ростро рост карда, ба пошина гузаштан; пойи чапро ба зону ба пеш хам кардан ва баръакс. (Ёзидани пушти рүйи пойи дарозкарда эҳсос шавад). Ин амалро 8 маротиба ичро кунед.



Расми 44

3. Ба пеш хам шуда, бо дастони рост зонуро аз қафо доштан (дасту пой ростанд). Ҳаракатҳои фанарии миёни бо пеш бароварданы сина (4 маротиба).

Машқҳо барои дастҳо

1. Дар ҳолати ростистӣ (дастҳо – ба ду тараф, кафи панҷаҳояшон ба пеш нигаронида шудаанд) ҳаракатҳои даврӣ бо дастҳо ба пешу қафо (8 = маротибагӣ). Бо пойҳо тақлиди гашт дар ҷой (нүғи пойҳоро аз фарши наканда) ичро карда мешавад.


2. Айнан ҳамон амал. аммо панҷаи дастҳо ба поён нигаронида шудаанд. (8 = маротибагӣ ба пешу қафо ичро карда мешавад)

3. Такрори машқи 1, аммо кафи панҷаҳо ба боло нигаронида шудаанд. (8 = маротибагӣ ба пешу қафо).

4. Дар ҳолати ростистӣ аз тарафҳо ба боло бардоштани дастҳо ва фуровардан бо ҳаракатҳои пружинӣ то зону 8 – маротиба

5. Дастхоро ба ду тараф бурда, аз бугумҳои оринҷ хам кардани онҳо (панҷаҳо зери бағал мушт карда шудаанд, оринҷҳо – ба ду тараф); рост кардани дастҳо (кафҳои кӯшода ба қафо нигаронида шудаанд). Ин амал 8 маротиба ичро карда мешавад.

6. Дар ҳолати ростистӣ (дастҳо – ба ду тараф) гардиши онҳо – ба пешу қафо аз китғ то панҷа (8 маротиба).



Rasmi 45

7. Дар ҳолати ростистӣ – алвонҷ додани дастҳо ба қафо бо ҳаракатҳои фанарӣ дар зону; алвонҷ ба пеш бо хам кардани дастҳо (8 маротиба).

8. Аз ростистии күшод бо хамшавии уфуқӣ ба пеш оринҷхоро ба қафо-болова бурда, дастҳоро ба пеш дароз ва хам кардан (16 маротиба).

9. Аз ҳамон ҳолати аввала фаъолона ба қафо ва боло рост кардани дастҳо (8 маротиба).

10. Аз ҳамон ҳолати аввала аз поён бо «қайчӣ» боло бардоштани дастҳо бо ҳисоби «4» ва фурӯвардан бо ҳисоби «4».

11. Афшондани дастҳо: (панҷаҳоро мушт карда) дасти рост – ба тарафи боло; дасти чап ба тарафи поин ва баръакс (8 маротиба).

Машқҳо барои миён

1. Аз ҳолати ростистии васеъ дасти ростро ба тарафи рост бароварда, дасти чапи аз оринҷ қаткардаро ба боло бурда, баданро ба тарафи рост хам кардан (16-маротибагӣ ба ҳар тараф). Кос бояд бехаракат, шикам дарӯй қашида шуда, пойҳо рост бошанд.



Расми 46

2. Аз ҳамон ҳолати аввала (дастҳо боло) бо як даст банди дasti дигарро дошта, ба тарафҳо саҳт ҳам шудаи (8-маротибагӣ).

3. Аз нимништи кушод дастҳоро паси сар ҳалқа карда, бо кос ва дастҳо ба тарафи рост ҳаракати даврӣ намудан. Айнан ҳамон ба тарафи чап. (8-маротиба).

4. Аз нимништи кушод дастҳоро ба пеш, бозухоро якҷоя карда, ба тарафи чапу рост гардиш кардан. (Кос – беҳаракат; зонуҳо пеш бароварда мешаванд) 4=маротибагӣ иҷро мешавад.


5. Дар ҳамон ҳолати аввала – гардиши бадан ба тарафҳои чапу рост бо алвонҷ ба тарафе бо дasti ҳамном (4 маротиба).

6. Ҳамшавӣ ба тарафи чап (дасти рост – дар болои сар дasti чап пеши бадан қат карда шудааст). Айнан ҳамон амал ба тарафи дигар (8-маротибагӣ). Такрори айнан ҳамон амалҳо – 6, 4 ва 2-маротибагӣ ба ҳар тараф.

7. Ҳамшавӣ ба пойи чап; бо дастҳо соқи ҳар пойро дошта, 8 бор ҳамшавии фанарӣ кардан. Кӯшиш кардан даркор, ки шикам ба ронҳо расад. «Роҳравӣ»-и дастҳо ба руйи фарш («гашт бо дастҳо») аз ҷониби пойи рост ба чап бо ҳаракатҳои фанарии миён ба ҳисоби 8. Баъд иҷрои худи ҳамон амалҳо бо пойи чап (4 маротиба).

8. Нишаста, пойҳоро дароз карда, ба ҳам зич мондан; ҳам шуда, бо дастҳо кафи пойҳоро дошта, ба худ кашидан. То ҳадди имкон пошнаро сӯйи худ кашида, ин ҳолатро то ҳисоби «8» нигоҳ доштан. Дастҳо аз оринҷ ҳам мешаванд (ба пеш), дар ин ҳолат сина ба зону мерасад. Ин ҳолатро то ҳисоби «8» нигоҳ доштан.

Машқҳо барои мушакҳои шикам



Расми 47

1. Ба тахтапушт дароз кашида (бо пойҳои қати кушод, дастҳо – дар пушти сар), баданро боло бардошта фурвардан (16 маротиба оҳиста ва 16 маротиба – ду баробар тезтар).

2. Айнан ҳамон амал бо расидан ба зонуи чап бо дасти чап ва баръакс (8-маротибагӣ).

3. Ҳамчунин бо бардоштани бадан ба 45° , дастҳо ба кашидани аргамчин аз боло ба поён таклид мекунанд (16 маротиба).

4. Аз ҳамон ҳолат бо навбат хам кардани пой ва бардоштани бадан. Қүшиш кардан лозим аст ки оринчи чап ба зонуи рост расад ва баръакс. Ин амалро 16 маротибае бо нӯги пойи росткарда, 16 маротиба бо нӯги пойи хамкарда ичро кардан лозим аст.

5. Аз ҳамон ҳолати аввала пойхоро то 90° бардошта, нӯги пойхоро сӯйи худ карда, босуръат боло бардоштану фуровардани бадан (24 маротиба).

6. Ҳамчунин, vale дастҳо сӯйи пойҳо ёzonда шудаанд (32 маротиба).


7. Аз ҳамон ҳолати аввала – «қайчӣ кардан» бо пойҳо. Ин амалро бояд 16 маротибагӣ бо нӯги пойи росткарда ва бо нӯги пойи қаткарда ичро намуд.

Машқҳо барои пойҳо

1. Ҳолати аввала – ба паҳлуи рост бо такя ба оринҷ дароз кашида (кос ва пойҳои ростшуда дар як хат хобида, шикам дарун кашида мешавад), то ҳадди имкон боло бардоштану фуровардани пойи чап (ба росташ нарасонда). Такрори ин амал, аммо бо пойи дигар (16 маротиба) – бо нӯги пойи росткарда, 16 маротиба – бо нӯги пойи хамкарда.

2. Ҳолати аввала – айнан ҳолати машқи болоӣ. Қаткардани пойи чап ба бадан (зону – ба фарш), баргаштан ба ҳолати аввала, бардоштани пой ба як тараф ва баргаштан ба ҳолати аввала. Ҳамчунин бо пойи дигар – 8 маротиба.

3. Пойи чапро бо қунҷи 90° пеши бадан гузоштан (пойи рост аз зону хам шудааст). Бардоштани пойи чап ва ба пеш фуровардани он (пошна бо ангуштҳо – сӯйи фарш, нӯги пой ба боло нигаронида шудаанд). 16 маротиба оҳиста ва (16 маротиба) ду баробар тезтар.



Расми 48

4. Ба шикам дароз кашида, дасти ростро пеш бароварда, каф рўйи фарш гузоштан (дости рост бо такия каф ба фарш қат карда шудааст). Алвончи пойи чап ба қафо (16 маротиба – бо нўги пойи росткарда ва 16 маротиба – бо нўги пойи хам карда.

5. Тобхүрй бο тахтапушт (баъдан бο такя ба бозу). То ҳадди имкон боло бардоштан ва то ҳисоби «4» нигоҳ доштани пойи чап. Аз зону хам кардани пой ва ба як тараф то фарш (бо зону ба дарун) фуровардан (2 маротиба).

6. Ба паҳлуи чап бο такя ба бозу дароз кашида, пойи ростро аз зону қат карда, пеш аз пойи чап, каф ба поён гузоштан (бо дasti рост аз соқи пойи рост доштан). Бардоштани пойи рост ба як тараф – 16 маротиба бο нӯги пойи росткарда, 16 маротиба бο нӯги пойи қаткарда.

7. Бо пойҳои «чиллик»=карда нишаста, ба пеш хам шудан (бозуҳо якҷо, оринҷҳо такя ба фарш доранд); нағаскашии чуқур то ҳисоби 8 нигоҳ доштан.

Машқҳо барои устуҳонҳои кос

1. Ҳолати аввала – ба тахтапушт дароз кашида, пойҳои қаткардаро күшод, кафи пойҳоро рӯйи фарш, дастҳоро дар бари бадан гузоштан. Бардоштан ва фуровардани кос (16 маротиба).

2. Ҳамчунин, лекин кафи пойҳо ва зонуҳо ба тарафҳо гардонда шудаанд. Ин амалро бояд 16 маротиба ичро кард.


3. Ҳамчунин, ҳангоми бардоштани кос – зич кардан, ва ҳангоми фуровардани он – күшодани зонуҳо (16 маротиба).

4. Ҳолати аввала – чун дар машқи 1, лекин кос аз фарш боло бардошта шудааст. Зуд зич кардан ва күшодани зонуҳо (8 маротиба).

5. Аз ҳолати ба тахтапушт хобидан хам кардани пойҳо (зонуҳо ва кафи пойҳо, якҷоя бардоштан ва фуровардани кос (16 маротиба, бо суръати тез).

6. Дар ҳолати ба тахтапушт хобидан аз зону хам кардани як пой. То ба қафаси сина кашида овардани соқи пой ва то ҳисоби «4» нигоҳ доштани ин ҳолат.


Пойи ба боло росткардашударо аз зону ба ҳар ду даст дошта, то ҳисоби «4» панчай онро ба болову поён ҳаракат додан. Ичрои ҳамин амал бо пойи дигар.



Расми 49

Маңмұа бо машқұои махсуси әътидолёбій анчом мейбад. Машқ асосан аз системаҳои йогхो гирифта шудаанд ва ба оромёбии шумо ёрі мерасонанд. Онҳоро бо әхтиёт оқиста, мавзун, бе ҳаракатҳои сахт ва құшиши яқбора ба амплитудаи калонтарини ҳаракатқо мұваффақ шудан ичро кунед.

Әътидолёбі



Расми 50

1. Аз ҳолати ба тахтапушт дарозкашидагӣ – ростистӣ ба шонаҳо (пойҳо ба боло бардошта мешаванд).
2. Пойҳоро аз болои сар гузаронда, нӯги онҳоро рост кардан (дастҳо миёнро медоранд).
3. Аз ҳамон ҳолати аввала зонуҳоро ҳам карда, ба гӯшҳо наздик овардан. 1 дақиқа нигоҳ доштан (соқи пойҳо ба фарш расонида мешаванд).
4. Соқи пойҳоро бо даст дошта, оҳиста пуштро то ҳолати дароз кашидан бо зонуҳои қаткарда фуровардан. Нафаскашиву нафасбарорӣ то ҳисоби «8».
5. Қоматро оҳиста рост карда, сарро ба тарафҳои росту чарх гардондан (2 маротиба).

МУНДАРИЧА

БОБИ I. МАЪЛУМОТИ НАЗАРИЯВӢ

§ 1. Таърихи Тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар Тоҷикистон ..	4
.....	
§ 2. Тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар Тоҷикистон пас аз Ҷанги Бузурги Ватаний.....	12
§ 3. Пешгирии латхӯрӣ.....	16
§ 4. Бехатарӣ дар бозиҳои серҳаракат ва варзиший.....	19
§ 5. Бехатарии дарсҳо, мусобиқаҳо ва саёҳатҳо.....	23

БОБИ II. ТАШАККУЛИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ ҲАРАКАТКУНИЙ, ИНКИШОФИ СИФАТҲОИ ЧИСМОНИЙ

§ 6. Машқҳои барномавӣ ва усули иҷрои онҳо.....	31
§ 7. Машғулиятҳои мустақилона	72
§ 8. Гимнастикаи атлетикӣ ва стретчинг.....	86
§ 9. Маҷмуи гимнастикаи рӯҳафзо	99
§ 10. Маҷмуи гимнастикаи аэробӣ	104

ГУБАНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
САФАРОВ ШОДӢ АСОМУДДИНОВИЧ,
КАРИМОВА ДИЛОРОМ ҶУМАѢЕВНА

ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

Китоби дарсӣ барои синфҳои
7–9-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир	М.Мунавваров
Мусаҳҳех	С. Некқадамов
Муҳаррири техники	М. Раҷабов
Тарроҳ	М. Раҷабов

Ба чоп 06.07.2023 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 7,5.
Адади нашр 175000 нусха.
Супориши № 023/2023
Нарх 18 сомонӣ 14 дирам

Муассисаи нашрияи «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024. ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш 50
тел.: 222-14-66, Е-mail: nashriya @ maorif.tj

Дар матбааи ҶДММ «Гулнақш» чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Борбад, 1.